

**МАРКАЗИ МИЛЛИИ ҚОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 340.1 (575.3)

ТКБ: 67.99 (2 Т) 3

А – 50

АЛИЕВ ИСМОИЛ ИСМОНОВИЧ

**ФУНКСИЯҶОИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ ВА ШАКЛӢОИ
АМАЛИСОЗИИ ОНӢО ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва
давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: **Азиззода Убайдулло Абдулло** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ: **Одиназода Рамазон Сафар** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, директори муассисаи давлатии «Маркази барномаҳои байналмилалӣ»;

Сафарзода Некрӯз Файзӣ – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи байналмилмилалии факултети ҳуқуқшиносии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар: Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон» (ш. Хучанд).

Ҳимояи диссертатсия «18» феввали соли 2025, соати 10⁰⁰ дар ҳаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, бинои 11, ошёнаи 1, толори шурои диссертатсионии факултаи ҳуқуқшиносӣ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни рисола дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо суроғаи 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» _____ соли 2025 тавзеъ шуд.

**Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**



Кодиров Н.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар ҷомеае, ки инкишофи муносибатҳои ҷамъияти босуръат идома дорад, нақши институтҳои ҳуқуқӣ рӯз то рӯз меафзоянд. Яке аз чунин институтҳои ҳуқуқӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад. Аммо институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе функсияҳои он, татбиқи амалисозии онҳо ҳамчун институти мукамал буда наметавонад. Лозим ба ёдоварист, ки масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аз ҷумлаи масъалаҳои зери таҳқиқи васеи илмӣ қарорнагирифта ба ҳисоб меравад. Зеро то кунун ҷанбаҳои алоҳидаи назариявӣ амалии масоили мазкур ба пуррагӣ мавриди таҳқиқоти илмӣ комплексӣ қарор нагирифтааст.

Бояд тазакурр дод, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама давраи замони фаъолияти инсонияту давлатдорӣ падидаи муҳими ҳуқуқӣ арзёбӣ мегардид ва то инҷониб мубрамияти худро гум накардааст. Махсусан, дар ҷомеае, ки муносибатҳои иқтисодӣ босуръат мавриди тағйирёбӣ қарор мегирад, дар риоя ва иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ он боиси ба вуҷуд омадани баъзе мушкилиҳо мегардад. Ҳолати мазкур бозгӯкунандаи мубрамияти институти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, аз камшумор будани таҳқиқотҳои илмӣ дар ин самт дарак медиҳад.

Таҳия ва қабули санадҳои дахлдори ҳуқуқӣ дар кишвар, татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии қонунгузорию ҷорӣ оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. Аммо доираи масъалаҳое, ки ба мақсадҳо, принципҳои он ва махсусан шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманданд, ба назари мо, ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. Бо ин назардошт таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаи функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он дорои аҳаммияти баланди илмию амалӣ буда, метавонад дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ навгониҳои мушаххасро ба миён оварад.

Мубрамияти таҳқиқи масъалаи мазкур ҳамзамон дар он ифода меёбад, ки маҳз дар натиҷаи мавҷудият ва амалисозии функсияҳои он институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мукамал мегардад. Заминаи асосӣ ва муҳими ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки ба самаранокии татбиқи он мусоидат менамоянд инҳо приниспҳо, мақсадҳо ва функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд. Дар раванди амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳои ҷавобгарӣ низ мавриди иҷроиш қарор мегиранд, зеро байни онҳо робитаи зич ҷой дорад. Маҳз вобастагии амалисозии мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функсияҳои ҷавобгарӣ аҳаммияти таҳқиқоти масъалаи баррасишавандаро нишон медиҳад.

Ҳарчанд дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ба масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таваҷҷуҳи маҳдуд зоҳир гардида бошад ҳам, ҳануз масъалаҳои ҳалталаб дар ин самт боқӣ мондаанд. Як қатор паҳлуҳои илмӣ ва амалии марбут ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо таҳқиқоти алоҳидаи илмиро тақозо менамояд. Аз ҷумла, масъалаи муқаррарнамоии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонунгузории амалкунанда, шаклҳои нав ва самарабахши амалисозии функсияҳо ва монанди инҳо. Бинобар ин, омӯзиши маҷмуии масъалаи баррасишаванда аз аҳаммияти калони назариявӣ амалӣ бархӯрдор мебошад.

Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар сатҳи зарурӣ дар амал татбиқ намудани онҳо ба сатҳу сифати қонунҳо ва иҷроиши онҳо вобастагии зиёд дорад. Дар ин хусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ изҳор намуданд: «Таҳкими қонуниятро тартиботи ҳуқуқӣ, пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таъмини волоияти қонун яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Чунки пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботи оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии бевосита дорад»¹. Аз таваҷҷуҳи Пешвои миллат бори дигар мушоҳида кардан мумкин аст, ки масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, омӯзиш ва таҳқиқи функсияҳо ва шаклҳои амалисозии он мубрамияти онро дучанд меафзояд.

Пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ таваҷҷуҳи давлату ҳукумати кишвар ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки механизми ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати давлату шахсони ҳуқуқӣ мебошад, зиёд гардид. Бинобар ин, дар самти мазкур концепсия, барномаҳои давлатӣ ва қонунҳои дахлдор қабул карда шуданд. Тибқи қонунгузории миллӣ баррасӣ намудани функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он аҳаммияти бештарро касб намуда, дар натиҷа на танҳо ба мукамалгардонии илми ватанӣ, балки қонунгузории кишвар низ таъсири мусбӣ хоҳад расонид. Ҳамин тавр, ҳамаи гуфтаҳои боло бори дигар мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро ифода мекунанд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар ҶТ то кунун ҳамчун мавзуи

¹ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии аз санаи 23 декабри соли 2022 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/19088> (санаи мурочиат: 10.01.2023).

таҳқиқоти илмии монографию диссертатсионӣ қарор нагирифтааст. Пахлуҳои алоҳидаи мавзуи мазкур аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ қисман таҳқиқ гардидаанд. Дар ин ҷо метавон таҳқиқоти А.А. Абдурашидов², У.А. Азизода³, Г.С. Азизкулова⁴, Э.Б. Буризода⁵, З.Х. Зокирзода⁶, А.З. Куканов⁷, М.А. Маҳмудзода⁸, Э.С. Насриддинзода⁹, Р.С. Одиназода¹⁰, С.А. Раҷабзода¹¹, А.И. Сафарзода¹², Ш.Т. Тағойназаров¹³, А.Ф. Холиқзода¹⁴, С. Ҳасанов¹⁵, Ш.Т. Шарипов¹⁶, Р.Ш.

² Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

³ Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

⁴ Ниг.: Азизкулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью / Г.С. Азизкулова, Т.Ш. Шарипов // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 102-103.

⁵ Ниг.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана (от древнейших времен до начала XX века). – Т. 1, ч. 1-2. – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 244 с.

⁶ Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал. Қисми якум. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 152 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.

⁷ Ниг.: Куканов А.З. Мафҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ / А.З. Куканов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

⁸ Ниг.: Маҳмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. – 348 с.

⁹ Ниг.: Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: «Меҳрона-2017», 2019. – 204 с.

¹⁰ Ниг.: Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

¹¹ Ниг.: Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ / С.А. Раҷабзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриивии илмию амалӣ дар мавзуи «Асосҳои таҳмири истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

¹² Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.

¹³ Ниг.: Тағайназаров Ш.Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.

¹⁴ Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

¹⁵ Ниг.: Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

¹⁶ Ниг.: Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалаҳои мафҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр. фак-та / Отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Маҳмудов М.А. – Душанбе: Тадж. гос. универ-т, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-правовой ответственности / Т.Ш. Шарипов // Сб. ст.

Шарофзода¹⁷ ва дигаронро номбар кард. Олимони номбурда дар ҳалли проблемаҳои мухталифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи конунгузории соҳавии ҚТ то андозае саҳми ҳудро гузоштанд.

Бояд тазаққур дод, ки масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ҳамчун мавзӯи омӯзиши як қатор олимони хоричӣ низ қарор гирифтааст, аз қабили С.С. Алексеев¹⁸, А.А. Анфёров¹⁹, Б.Т. Базилев²⁰, М.А. Бестугина²¹, М.С. Богданова²², П.А. Варул²³, Т.Т. Дубинин²⁴, И.Э. Звечаровский²⁵, А.А. Иванов²⁶, Д.Н. Кархалев²⁷, Д.А. Липинский²⁸, И.А. Лумпова²⁹, М.Г. Мелкумян³⁰, А.С. Мордовец³¹, А.И. Петелин³², Т.Н. Радко³³, Л.Б. Смирнов³⁴, И.Н.

республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154.

¹⁷ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе / Р.Ш. Сативалдыев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

¹⁸ Ниг.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

¹⁹ Ниг.: Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

²⁰ Ниг.: Базилев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с.

²¹ Ниг.: Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

²² Ниг.: Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с.

²³ Ниг.: Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – 152 с.

²⁴ Ниг.: Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с.

²⁵ Ниг.: Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1992. – 250 с.

²⁶ Ниг.: Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе / А.А. Иванов // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №3 (21). – С. 138-140.

²⁷ Ниг.: Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с.

²⁸ Ниг.: Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Пресс, 2007. – 270 с.

²⁹ Ниг.: Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с.

³⁰ Ниг.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

³¹ Ниг.: Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с.

³² Ниг.: Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования

Тихоненко³⁵, М.П. Трофимова³⁶, А.А. Хаджиев³⁷, Р.Л. Хачатуров³⁸, А.П. Чирков³⁹ ва дигарон. Воқеан саҳми олимони номбурда дар таҳқиқи масъалаи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ниҳоят бузург мебошад. Олимони ватанӣ ва хориҷӣ ҳарчанд мавзуи мазкурро дақиқан дар шакли монографӣ таҳқиқ накарда бошанд ҳам, вале баъзе аз паҳлуҳои онро баррасӣ карда, барои таҳқиқи маҷмӯӣ ва минбаъдаи он замина фароҳам овардаанд. Бо вучуди ин, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузориҳои ҶТ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ҳамчун мавзуи мубрами диссертатсионӣ таҳқиқ нагардида, омӯзиши бунёди ро талаб менамояд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи лоиҳаи илмӣ Маркази миллии қонунгузори назди Президенти ҶТ (Проблемаҳои тақмили қонунгузори ҶТ барои солҳои 2021-2025) иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти илмӣ дар омӯзиши таҳқиқи масъалаҳо вобаста ба мафҳум ва моҳияти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, баррасии таснифоти намудҳои алоҳидаи он, таҳлили шаклҳои амалисозии функцияҳо, омӯзиши меъёрҳои қонунгузориҳои миллии ва назарияҳои олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мазкур ва омӯзиши таҳқиқ намудани шаклҳои амалисозии функцияҳо ифода меёбад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Ҷиҳати амалӣ намудани мақсадҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши таҳқиқи илмӣ **вазифаҳои** мазкурро зарур мешуморем:

юридической ответственности / А.И. Петелин // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1977. – С. 3-23.

³³ Ниг.: Радько Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 412 с.

³⁴ Ниг.: Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с.

³⁵ Ниг.: Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с.

³⁶ Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 209 с.

³⁷ Ниг.: Хаджиев А.А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – 210 с.

³⁸ Ниг.: Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: «Ас Гард», 2012. – 449 с.

³⁹ Ниг.: Чирков А.П. Ответственность в системе законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989. – 208 с.

- омӯзиши мафҳуми функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва махусиятҳои он;
- муайянсозии таснифи намудҳои функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ;
- таҳқиқи мафҳум ва моҳияти шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ;
- таҳлили шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ;
- баррасии функсияи сазодиҳии ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- омӯзиши функсияи ҷармавии ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- таҳлили функсияи ҷубронсозии ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- таҳқиқи функсияи пешгирии ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- баррасии функсияи тарбиявии ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба омӯзиши функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Мавзӯи (предмет) таҳқиқот. Мавзӯи (предмети) таҳқиқоти диссертатсиониро ҷанбаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ ва амалии функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори ҶТ ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ба мавзӯи таҳқиқот асосҳои таснифбандӣ, методологӣ ва амалии функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори амалкунандаи ҶТ дохил мешаванд.

Марҳила, мақом ва давраи таҳқиқот (доираи таърихӣ таҳқиқот). Таҳқиқоти диссертатсионӣ марҳилаи рушди қонунгузори ҶТ-ро оид ба функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар давраи шуравӣ ва пасошуравиро фаро мегирад.

Диссертатсияи мазкур дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти ҶТ омода гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2021-2024 мебошад.

Асосҳои назариявӣ таҳқиқот. Асоси назариявӣ диссертатсияро ғояҳо ва андешаҳои олимони ватанию хориҷӣ, ки ба функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Дар таҳияи диссертатсияи мазкур муаллиф ба осори илмӣ А.А. Абдурашидов, У.А. Азизода, Г.С. Азизкулова, С.С. Алексеев, З. Ализода, А.А. Анфёров, Б.Т. Базилев, М.А. Бестугина, М.С. Богданова, П.А. Варул, Т.Т. Дубинин, И.Э. Звечаровский, З.Х.

Зокирзода, А.А. Иванов, Ш.М. Исмоилов, Д.Н. Кархалев, А.З. Куканов, Д.А. Липинский, И.А. Лумпова, М.А. Махмудзода, М.Г. Мелкумян, А.С. Мордовец, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелин, Т.Н. Радко, М.З. Рахимзода, О.Э. Раҳмон, Л.Б. Смирнов, И.Н. Тихоненко, М.П. Трофимова, А.А. Хаджиев, Р.Л. Хачатуров, С. Ҳасанов, А.П. Чирков, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов ва дигарон таъя кардааст.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро усулҳои умумиилмӣ ва махсуси ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дар диссертатсия васеъ истифода гардидааст.

Ба воситаи усули диалектика функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҚТ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Тавассути усули мазкур воқеияти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: маданӣ, ҷиноятӣ, конституционӣ, маъмурӣ, интизомӣ мутобиқи қонунгузории амалкунандаи ҚТ омӯхта шуд. Категорияҳои диалектикаи сабаб ва натиҷа ҳангоми таҳлили функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта шуд.

Усули мантиқӣ-забонӣ дар таҳлил ва пешниҳоди дурусти истилоҳ, мафҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқии дар таҳқиқоти диссертатсионӣ истифодагардида мусоидат менамояд. Дар заминаи усули мазкур истифодаи яхела ва дурусти истилоҳ, мафҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод гардидаанд. Дар заминаи усули шаклӣ-мантиқӣ функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ба қоидаҳо ва қонунҳои мантиқӣ шаклӣ асос ёфтааст.

Тавассути усули муқоисаи давлативу ҳуқуқӣ низоми қонунгузорӣ ва амалияи давлатҳои хориҷӣ дар робита ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҚТ мавриди омӯзиш қарор гирифта, шабоҳат ва тафовути онҳо муайян карда шуд. Усулҳои мазкур дар яққоягӣ имконият фароҳам оварданд, то таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамаҷониба, пурра ва объективона гузаронида шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Диссертатсия ба Конституцияи ҚТ, қонунгузории ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асос ёфтааст. Ҳамзамон, қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, қонунҳои конституционӣ, кодексҳо, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ ба ҳайси заминаи эмпирикии таҳқиқоти диссертатсионӣ хизмат кардаанд. Илова бар ин, гузоришҳои ниҳодҳои давлатӣ, нашрияҳои хусусияти оморӣ ва сотсиологӣ ҳамчун заминаи эмпирикии рисола хизмат намуданд.

Навгонии илмӣ таҳқиқот. Навгонии таҳқиқоти илмӣ мазкур дар он зоҳир мегардад, ки дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ нахустин таҳқиқоти муқаммалӣ илмӣ оид ба масъалаи функцияҳои ҷавобгарӣ ва

шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузории ҚТ маъсуб меёбад. Муаллиф дар таҳқиқоти худ андешаҳои илман асоснокро оид ба мафҳум, намудҳо, махсусиятҳо ва шаклҳои муҳими амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ пешниҳод кардааст, ки наwgонии таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил медиҳад. Хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ таҳқиқот, ки ба ҳимоя манзур мегарданд, наwgонии таҳқиқоти мазкур ва иҷро намудани вазифаҳои таҳқиқотро инъикос менамоянд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- аз ҷиҳати назариявӣ-ҳуқуқӣ мафҳум ва махсусиятҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, мафҳум ва хусусиятҳои илман асоснокгардидаи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ манзур гардидааст;

- зимни таҳқиқот асосҳои таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда шудаанд;

- мафҳуми шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омӯхта шуда, аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудаанд;

- шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, махсусиятҳои онҳо вобаста ба намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асоснок шудаанд;

- функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, махсусиятҳои он ҳамчун функцияи таъсирбахш муайян карда шудааст;

- шакли амалисозии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳқиқ гардида, махсусиятҳои он дар ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмури ва маданӣ, тибқи қонунгузории кишвар муайян гардидааст;

- амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, тарзҳои ҳифзи он тавассути намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тибқи қонунгузории миллӣ муайян гардидааст;

- пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, асосҳои ҳуқуқӣ, субъектон ва чораҳои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ муайян карда шудааст;

- амалисозии функцияи тарбиявӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ баррасӣ гардида, махсусиятҳои он дар робита бо дигар намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Наwgонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар нуктаҳои илмӣ назариявӣ зерин ифода меёбад, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:

1. Мафҳум ва моҳияти функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёт ба таври мухталиф дода шудааст. Аммо, ҷавҳари умумии онҳо ин таъсиррасонӣ ба субъектоне муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад.

Тавассути функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Моҳияти мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ифодакунандаи раванди таъсиррасонӣ мебошад, ки аз самтҳои алоҳида иборат буда, ба рафтору фаъолият ва муносибатҳои субъекти ҳуқуқ нигаронида шудааст. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои чунин махсусиятҳо мебошанд: маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасониرو таркиб медиҳанд; таъсиррасонанда ба рафтору шуур, фаъолият ва муносибатҳои барандагони ҳуқуқ мебошанд; барои тамоми намудҳои ҷавобгарӣ хос мебошанд; мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор мекунанд; тавассути функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд.

2. Натиҷаи таҳқиқот нишон медиҳанд, ки асосҳои таснифбандии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мухталиф буда, дар ин хусус андешаҳои гуногун ҷой доранд, аммо нуқтаи умумии онҳо ба мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамоянд. Агар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро бо мақсадҳои он муқоиса намоем, маълум мешавад, ки байни онҳо таносуби муайян вучуд дорад. Дар умум, чунин намудҳои функцияҳои ҷавобгариро зикр кардан мумкин аст: сазодихӣ, ҷаримаӣ, пешгириӣ, ҷубронсозӣ, тарбиявӣ. Функцияҳои мазкур дар робита ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба таври мухталиф амалӣ гардида, шаклҳои амалисозии онҳоро, чи дар шакли ихтиёри ва чи дар шакли маҷбуриӣ, қонунгузори кишвар муқаррар кардааст.

3. Моҳияти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар он ифода мегардад, ки тибқи имконияти фароҳамовардаи қонунгузори шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ субъективӣ интиҳоб карда шаванд, ки дар муносибатҳои ҳуқуқии дахлдор риоя, истифода, иҷро ва татбиқи ҷавобгарии шахсро дар бар мегиранд. Иҷрои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои ихтиёри ва маҷбуриро пайдо мекунад. Истифода, риоя, иҷро ва татбиқ чор шакли баробар ва муҳими амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳар яке аз онҳо ҳатман дар баробари дигар мавҷуд мебошанд. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмури амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар хусусияти маҷбури мегирад. Аммо, ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқии маданӣ ва интизомӣ, ҳам шакли ихтиёри ва ҳам шакли маҷбури хос мебошанд.

4. Дар натиҷаи таҳқиқи масъала муайян гардид, ки амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои шаклҳои худ мебошад. Аслан, аз ҳама шаклҳои маъмули амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин шакли ихтиёри ва шакли маҷбури ба ҳисоб меравад. Аксари муҳаққиқон низ чунин мешуморанд, ки шакли бартаридошта ва ҳатто ягона шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ шакли маҷбури он

мебошад. Амалисозии функцияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ ба намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Зеро ҷавобгари ҳуқуқӣ дорои намудҳои мухталиф мебошад. Бояд гуфт, ки татбиқи функцияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ вобаста ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ шакли муайяни амалисозиро касб менамояд. Масалан, дар намуди ҷавобгари ҳуқуқи маданӣ ва интизомӣ шакли ихтиёрӣ ва ҳам шакли маҷбури хос мебошанд.

5. Функцияи сазодиҳии ҷавобгари ҳуқуқӣ самтҳои таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба субъектони ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки дар маҳрум сохтан ва маҳдуд кардани шахс асос меёбад. Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян карда шуд, ки функцияи сазодиҳӣ яке аз функцияҳои муҳими ҷавобгари ҳуқуқӣ буда, дар татбиқи мақсадҳои он нақши ҳалкунанда дорад. Мафҳуми сазо ҳарчанд дар адабиёти ҳуқуқӣ ба таври мухталиф пешниҳод гардида бошад ҳам, истифодаи мафҳуми сазодиҳӣ қобили қабул мебошад. Функцияи сазодиҳии ҷавобгари ҳуқуқӣ хоси ҳамаи шаклҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ мебошад, вале таъсири он бештар дар ҷавобгари ҷиноятӣ ва маъмури равшантар ифода меёбад. Ҳар як ҷазо ва ё ҷораи ҳуқуқи татбиқшаванда бояд дорои сазои муайян бошад, вагарна мақсадҳои ҷазо амалӣ карда намешаванд. Сазо қисми асосӣ ва таркиботи муҳими ҳар як ҷазоро ташкил дода, маҳз вобаста ба он низоми ҷазоҳо бояд ташкил карда шаванд.

6. Функцияи ҷаримавӣ ҷавобгари ҳуқуқӣ, дар навбати худ, дар амалисозии дигар функцияҳо, аз ҷумла, тарбиявӣ, пешгирӣ ва сазодиҳӣ ёрӣ мерасонад. Зеро татбиқи ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқи худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ даст кашад. Ҷарима ситонидани маблағе мебошад, ки дар доираи талаботи пешбининамудаи қонунгузорӣ таъин карда мешавад. Бо ин назардошт, яке аз воситаҳои амалисозии шакли маҷбурии функцияи ҷаримавӣ сазо ба ҳисоб меравад. Ин сазоест, ки ҳудуди онро қонунгузорӣ муқаррар кардааст ва бо дараҷаи вазнинии кирдори содиршуда муайян карда мешавад. Ҷораи мазкури ҷавобгари ҳуқуқӣ дорои хусусияти молумулкӣ буда, бо тартиби хос муқаррар ва иҷро карда мешавад.

7. Амалисозии функцияи ҷабронсозии ҷавобгари ҳуқуқӣ ин тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ дар амал талофӣ намудани ҷаброни зарар аз кирдори мушаххаси зиддиҳуқуқӣ шахс, ҷамъият ва давлат расидаро дар назар дорад, ки дар ду шакл: ихтиёрӣ ва маҷбури ба роҳ монда мешавад. Қонунгузорӣ шаклҳо, тартиб ва тарзҳои ҷабронсозиро муқаррар кардааст. Ҷабронсозӣ мафҳуми умумӣ буда, вобаста ба навъҳои зарар тағйир намеёбад. Яъне, тибқи қонунгузорӣ барои зарари маънавӣ ҷаброни зарари маънавӣ ва барои зарари моддӣ

чуброни зарари моддӣ муқаррар шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат чубронсозӣ дар шакли моддӣ (пулӣ) сурат мегирад.

8. Функсияи пешгирии ҷавобгарӣ аз ҷумлаи функсияҳои муҳим ба ҳисоб рафта, самти таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба рафтори субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки барои пешгирӣ ва маҳдуд намудани имкониятҳои воқеии содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ равона гардидааст. Функсияи пешгирӣ ҳамчун яке аз шаклҳои амалисозии функсияи ҷавобгарӣ дорои сохтори мураккаб буда, он аз объекти таъсиррасонӣ, субъекти таъсиррасонӣ, тарзҳои таъсиррасонӣ ва асосҳои таъсиррасонӣ иборат мебошад. Амалӣ намудани функсияи мазкур дар алоҳидагӣ самаранок намебошад, балки дар якҷоягӣ бо дигар функсияҳо амалӣ мегардад. Албатта, тамоми функсияҳои дигар хусусияти пешгирӣ доранд, вале функсияи мазкур маҳз баҳри таъсир расонидан ба субъектон қабл аз ҳуқуқвайронкунӣ ва пас аз он муайян гардида, дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст.

9. Яке аз функсияҳои муҳими ҷавобгари ҳуқуқӣ, ки дар ҳама намудҳои ҷавобгарӣ ба мушоҳида мерасад функсияи тарбиявӣ маҳсуб ёфта, дорои шаклҳои муайяни амалисозӣ мебошад. Дар чараёни татбиқи ҷавобгари маданӣ он дар иҷрои уҳдадорихои тарафайн аксаран дар шакли ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад. Функсияи тарбиявӣ ҷавобгари маъмури дар татбиқи ҷазои маъмури ва таъсиррасонии идоракунию ҳокимиятӣ ифода меёбад. Функсияи тарбиявӣ ҷавобгари ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, шакли ихтиёрӣ дошта, дар ҳолатҳои вайрон кардани муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ низ унсурҳои маҷбуриро пайдо мекунад.

Тавсияҳои амалии зеринро, ки дар натиҷаи анҷом додани таҳқиқоти диссертатсионӣ қоркард шудаанд, пешниҳод менамоем:

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони мувофиқи судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгари ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузори кишвар беҳтар мешуд, ки дар қонунгузори ҷиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгари ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функсияҳои ҷавобгари ҳуқуқӣ низ муқаррар карда мешуданд.

2. Дар қонунгузори маъмури дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгари маъмури мафҳуми мақсади ҷавобгари маъмури муқаррар карда нашудааст. Хубтар мешавад, ки дар м. 22¹ КҲМ ҚТ мафҳуми мақсади ҷавобгари маъмури нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, ки «Стратегияи пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноқилоғ ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо хусусияти сазодихӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар қ. 2 м. 46 КҶ ҚТ сазодихӣ ҳамчун унсур мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Истифодаи ҷазо дар қонунгузорию ҷиноятӣ қобили қабул мебошад. Аммо, дар ҳуқуқи меҳнатӣ истифодаи мафҳуми «ҷазо» дуруст ба назар намерасад. Зеро ҷазо хоси муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ буда, дар муносибатҳои хусусӣ-ҳуқуқӣ бештар огоҳию уҳдадорихо ва иҷрои вазифаҳо меистанд. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «муҷозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мафҳуми ҷаброн, товон, талофӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузорӣ ба таври омехта муқаррар шудааст, бехтар мешуморем, ки дар қонунгузорию соҳавӣ ягонакунии мафҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад.

7. Дар моддаҳои 14, 15 КМ ҚТ истилоҳи «ҷаброни зиён» истифода шудааст. Дар моддаҳои 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 КМ ҚТ истилоҳи «ҷаброни зарар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҚТ истилоҳи «ҷаброни зиён» ба «ҷаброни зарар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилхоҳ ҷиноят ба ҷабрдида зарар мерасонад, бехтар мешуд, ки ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати ҷабрдида низ равона карда мешуд. Дар ин асос, пешниҳод мегардад, ки дар санксияҳои Қисми махсуси КЧ ҚТ ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70%-и ҷарима ба манфиати давлат ва 30%-и он ба манфиати ҷабрдида ситонида шавад) муқаррар мегардид.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки хулосаҳо ва пешниҳодоти дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бадастомада барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маданӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи маъмурий, ҳуқуқи конституционӣ, криминология ва ғ. истифода шавад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ ҷиҳати тақмили қонунгузорию соҳавии кишвар, аз ҷумла қонунгузорию ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурий, меҳнатӣ, конституционӣ ва ғ., метавон хулосаву пешниҳодоти таҳқиқотро вобаста ба масъалаи амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ оид ба паҳлуҳои мухталифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо, таҳлили натиҷаҳо ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявӣю амалии муаллиф,

нуктаҳои илми таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва роҳҳои тақмили қонунгузори кишвар оид ба масъалаи мазкур асос меёбад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илми таҳқиқоти диссертатсия, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, масъалагузори ва сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар Маркази миллии қонунгузори назди Президенти ҶТ омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои шӯъбаҳои он муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Мухимтарин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шакли маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ зерин мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд:

а) байналмилалӣ:

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Иқтисод ва ҳуқуқ дар Россия ва ҷаҳон», – маъруза дар мавзӯи «Функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таносуби он бо ҷуброни зарари маънавий» (Петрозаводск, ФР, 2022);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи қабули Эълומияи умумии ҳуқуқи инсон таҳти унвони «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯзи он», – маъруза дар мавзӯи «Функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Равишҳои асосӣ дар идоракунии дониш дар соҳаи илм ва маориф», – маъруза дар мавзӯи «Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Қазон, ФР, 2023);

– конференсияи байналмилалӣ илмию амалии «Гочикон дар оинаи таърих бахшида ба 115-солагии академик Бобочон Ғафуров», – маъруза дар мавзӯи «Ҷуброн намудани зарар ҳамчун функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2023).

б) ҷумҳуриявӣ:

– конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ таҳти унвони «Асосҳои таҳкими истиқлоли давлатии ҶТ дар шароити таҳдидҳо ва

хатарҳои иттилоотӣ», – маъруза дар мавзӯи «Мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022).

Интишороти аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Доир ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ унвонҷӯ, 3 воситаи таълимӣ, 19 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 9 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 10 мақола дар маҷаллаҳои дигар ба нашр расонидааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, нух зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи интишороти илмии доғалаби дараҷаи илмӣ иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 180 саҳифаро ташкил медиҳад.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддима аҳамиятнокии масъалаи таҳқиқшаванда, дараҷаи таҳқиқу омӯзиш, мақсаду вазифаи таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, навгонии илмии таҳқиқот ва нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ амалии таҳқиқот, тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия ба масъалаи «**Мафҳум ва таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» бахшида шуда, иборат аз ду зербоб мебошад.

Зербоби якуми боби якум – «**Мафҳум ва хусусиятҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, муаллиф зимни омӯзиши он ишора мекунад, ки атрофи мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёти илмӣ гуногунандешӣ ҷой дошта, чунин ҳолат боиси баҳсҳои илмӣ байни олимони гардидааст. Мутаассифона, бо ин далел, проблемаҳои мубрами функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳалли худро пурра наёфтааст. Проблемаҳои мубрами функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои мебошад, ки дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, олимони тоҷик мафҳумҳои гуногуни функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод намудаанд. Маврид ба тазаққур аст, ки функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба функцияҳои ҳуқуқ ва давлат робитаи зич дошта, дар умум баҳри татбиқи сиёсати ҳуқуқии давлат нигаронида мешаванд.

Зимни таҳқиқот муаллиф чунин хулоса кардааст, ки байни функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таносуби муайян ҷой дошта, робитаи мустақим доштани онҳо ва ҳамзамон тафовути ошкорои онҳо дар сарчашмаҳо мушоҳида мегардад. Гоҳе дар адабиёти ҳуқуқӣ андеша ба назар мерасад, ки мутобиқи он барои ин ё он соҳаи ҳуқуқ ин ё он функция асосӣ ва дигар функция дуюмдараҷа доништа мешавад, ки ин чандон саҳеҳ ва дуруст намебошад. Ин ба ягонагии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муҳолифат менамояд. Ҳар як функция, дар маҷмӯъ

ҷавобгарии ҳукукиро баён сохта, дар амалисозии мақсадҳои он мусоидат менамояд ва дар миёни онҳо алоқаи зич мавҷуд аст.

Зербоби дуҷуми боби якум – «**Таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, муаллиф зимни таҳқиқот қайд менамояд, ки масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқони ватанию хориҷӣ қарор гирифта, атрофи таснифоти функсияҳо як қатор баҳсу мунозираҳои ҳуқуқӣ ҷой дорад. Вале, пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки доираи фикру мулоҳизаҳо дар бораи намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар миёни олимони шуравӣ хеле зиёд аст. Дар илми ҳуқуқшиносии муосири ватанӣ масъалаи таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар сатҳи лозима мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор нагирифтааст. Аз ин ҷост, ки то кунун намудҳои дақиқи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда нашудааст. Бинобар ин, омӯзиши андешаҳои олимони дар ин ҳусус ва муайян кардани таснифи дурусти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳқиқоти алоҳидаро тақозо менамояд.

Таҳқиқбаранда ибраз доштааст, ки оид ба проблемаи тасниф ва намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёт фикру мулоҳизаҳои ягона мавҷуд нест. Ин дар ҳолат, ки муайян ва дақиқ будани намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои амалияи татбиқи ҳуқуқ бисёр муҳим мебошад.

Ба андешаи диссертант, ҷавобгарии ҷиноятӣ муҳимтарин функсияҳои ҳукукиро барои ҳифзи ҳуқуқи шахрвандон, ҷамъият ва таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар кишвар иҷро мекунад. Вай на танҳо барои содир кардани ҷиноятҳои мушаххас ҷазо медиҳад, балки ба он мусоидат мекунад, ки бо кафолати ногузирии ҷазо барои вайрон кардани қонуни ҷиноятӣ, содир намудани ҷиноятҳои навро пешгирӣ мекунад. Дар ҳуқуқи меҳнати истифодаи мафҳуми «ҷазо» дуруст ба назар намерасад. Зеро ҷазо ҳоси муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ буда, дар муносибатҳои ҳусусӣ-ҳуқуқӣ бештар огоҳию уҳдадорихо ва иҷрои вазифаҳо меистанд. Бо ин назардошт, пешниҳод карда мешавад, ки дар м. 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «муҷозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

Муаллифи диссертатсия қайд намудааст, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳукукиро вобаста ба принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тасниф менамоянд. Бо ин назардошт, мо чунин функсияҳои ҷавобгарии ҳукукиро қобили қабул меҳисобем: сазодихӣ, ҷаримаӣ, пешгирӣ, ҷубронсозӣ ва тарбияӣ. Функсияҳои мазкур ба мақсаду принципҳои намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқ буда, дар амалисозии он нақши калон мегузоранд.

Дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф ибраз менамояд, ки арзиши иҷтимоӣ ва самаранокии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар сурате баланд, пурра

ва муассир мегардад, ки агар он дар ҳамкорию мутақобила ва истифодаи оқилонаи ҳама функцияҳои он нисбат ба ҳар як рафтори ғайриқонунии содиршуда амалӣ карда шавад.

Боби дуҷуми диссертатсия – **«Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном гирифта, ҳафт зербобро ташкил медиҳад.

Зербоби якуми боби дуҷум – **«Мафҳуми шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном дошта, таҳқиқоти муаллиф нишон медиҳад, ки дар натиҷаи амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳо ва принципҳои он низ мавриди иҷроиш қарор мегиранд. Бо ин назардошт, механизмҳо ва ё шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта, барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аҳамияти баланди илмию амалӣ дорад.

Диссертант хулоса намудааст, ки дар натиҷаи таҳқиқ ва омӯзиши андешаҳои олимони метавон мафҳуми шаклҳои амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқиро дар чунин шакл пешниҳод намуд: шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ гуфта, тарзу намудҳо ва механизмҳои иҷроиши функцияҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи он ба рафтори субъектони ҳуқуқ таъсири ҳуқуқӣ расонида шуда, функция, принципҳо ва мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди иҷроиш қарор мегиранд.

Ба назари муҳаққиқ, шаклҳои амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин ихтиёрӣ ва маҷбурӣ ба ҳисоб меравад, вале онро муҳаққиқон бо номҳои мурофиавию ғайримурофиавӣ ва мусбию манфӣ зикр намудаанд. Чунин гуногунфаҳмӣ дар он аст, ки дар қонунгузорӣ шаклҳои дақиқи амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, махсусан вобаста ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқаррар нагардидааст. Бинобар ин, шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар қонунгузории дахлдор муаррар карда шуда, ба кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос будани ин ё он шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд муайян бошад. Бинобар ин, вобаста ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои амалисозии функцияҳои ҳуқуқ мувофиқан татбиқ карда мешаванд.

Зербоби дуҷуми боби дуҷум – **«Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном дорад. Муаллифи таҳқиқот зимни баррасии масъалаи мазкур қайд намудааст, ки агар амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функцияҳои муайян вобастагӣ дошта бошад, пас функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар навбати худ дорои шаклҳои дахлдори амалисозии худ мебошанд, ки маҳз тавассути онҳо ин ва ё он функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди амалисозӣ қарор дода мешавад. Ҳарчанд дар адабиёт дар хусуси шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳсҳои муайян ҷой дошта бошад ҳам, вале ду

шакли муҳими онҳо дар назария ва амалия бештар паҳншуда мебошанд: яке шакли ихтиёрӣ ва дигаре шакли маҷбурӣ.

Дар натиҷаи таҳқиқи масъала муаллиф муайян намудааст, ки амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои шаклҳои худ мебошад. Аслан, аз ҳама шаклҳои маъмули амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ - ин шакли ихтиёрӣ ва шакли маҷбурӣ ба ҳисоб меравад. Аксари муҳаққиқон низ чунин мешуморанд, ки шакли бартаридошта ва ҳатто ягона шакли амалисозии функсияҳои ҷавобгарӣ шакли маҷбурии он мебошад. Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Зеро ҷавобгарии ҳуқуқӣ намудҳои мухталифро доро мебошад. Аз ҷумла, ҷавобгарии ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурий, интизомӣ. Дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар хусусияти маҷбурӣ мегирад. Аммо дар намуди ҷавобгарии ҳуқуқии маданӣ ва интизомӣ бошад ҳам, шакли ихтиёрӣ ва ҳам шакли маҷбурӣ хос мебошанд.

Зербоби сеюми боби дуюм – «**Амалисозии функсияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф ишора менамояд, ки функсияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз навҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, ба ҳуқуқвайронкунанда оқибатҳои манфии хусусияти маънавию руҳӣ мерасонад.

Диссертант ибраз менамояд, ки функсияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсадҳои ҷазо вобастагии бештар дорад. Зимнан маҳз тавассути оқибатҳои сазой доштани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсади он ба даст оварда мешавад, вале ҳуди сазо додан ва ё ба дарди ҷисмонӣ равонӣ гирифтور кардани ҳуқуқвайронкунанда мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ намебошад. Табиист, ки агар ҳуқуқвайронкунанда дар ивази кирдори зиддиҳуқуқи содиркардааш подоши муносиб нагирад, дар ин сурат ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсади худ берун меравад ва самарабахш буда наметавонад. Бо ин назардошт, ҳар як шакли намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар дараҷаи муайян дорои сазо бошад.

Таҳқиқоти анҷомдодаи муаллиф нишон медиҳад, ки функсияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, ки аз рӯйи мазмун ва моҳияти худ барои субъекти ҳуқуқвайронкунанда оқибатҳои номатлуб дошта, ба ӯ азоби маънавӣ ё руҳӣ мерасонад ва мақсади сазоро пайгири мекунад. Мафҳуми сазо ҳарчанд дар адабиёт ба таври мухталиф пешниҳод шуда бошад ҳам, вале, ба андешаи мо, дар умум истифодаи мафҳуми сазодихӣ қобили қабул мебошад. Функсияи сазодихӣ дар ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасад, вале таъсири он дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий бештар аст. Функсияи сазодихӣ дар шакли ихтиёрӣ ва маҷбурӣ амалӣ карда мешавад.

Зербоби чоруми боби дуҷум – «**Амалисозии функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ**» ном гирифта, таҳқиқбаранда зимни баррасии масъалаи мазкур қайд намудааст, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ функсияи махсусе мебошад, ки он функсияи ҷаримавӣ ном дорад. Махсусияти функсияи мазкур аз он иборат мебошад, ки мисли баъзе функсияҳои дигар на дар ҳама намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавҷуд аст. Дар қонунгузории амалкунандаи кишвар чунин функсия бештар дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмури ба назар мерасад. Дар ҷавобгарии маданӣ бошад, функсияи ҷаримавӣ танҳо дар асоси ноустуворонаи иҷрои уҳдадориҳо дар шакли ҷарима амалӣ карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки функсияи мазкур хусусияти таъриҳӣ дошта, ҳанӯз дар низомҳои таъриҳӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон мавҷуд буд.

Ба андешаи муҳаққиқ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари тарбия қардани ҳуқуқвайронкунанда, пешгирӣ намудани содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ дар оянда, ҳамзамон, функсияи ҷаримавиро низ иҷро менамояд. Функсияи ҷаримавӣ дар навбати худ дар амалисозии дигар функсияҳо, аз ҷумла, функсияи тарбиявӣ, пешгирӣ ва сазодихӣ таъсир мерасонад. Зеро татбиқи ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда ва ё ҷинояткор метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқии худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ даст кашад.

Диссертант иброз меорад, ки аз меъёрҳои қонунгузории маданӣ бармеояд, ки функсияи ҷаримавӣ бо функсияи ҷубронсозӣ робитаи ногустастанӣ дошта, баъзан ҳамдигарро пурра мекунанд. Ҳатто, баъзан омехтасозии функсияҳои ҷаримавӣ бо ҷубронсозӣ ба назар мерасад. Ҳамзамон, аз рӯи моҳияти худ ҳам ҷарима ва ҳам ҷуброн намудан вазъи моддӣ ва баъзе ҳуқуқҳои ҷавобгарро маҳдуд намуда, аз ин ҷиҳат ба ҳамдигар шабеҳ мегарданд. Функсияи ҷаримавии ҷавобгарии маданӣ дар муқаррар намудани қонунгузории маданӣ ё созишномаи меъёрҳои махсус, ки ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда уҳдадориҳои иловагии молумулкиро мегузорад, зоҳир шуда, баъди содир намудани ҳуқуқвайронкуноҳои амалӣ мегардад. Чун қоида, функсияи ҷаримавӣ дар ноустуворонаҳои ҳуқуқӣ ё шартномавӣ, фоизҳо барои истифодаи маблағ ифода карда мешавад. Функсияи ҷаримавӣ бо дигар функсияҳои ҷавобгарии маданӣ, пеш аз ҳама, тарбиявӣ ва ҷубронсозӣ робитаи зич дорад.

Таҳқиқбаранда хулоса намудааст, ки функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз функсияҳои намоёни ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, нисбат ба дигар функсияҳо муқаррароти бевоситаи меъёриро соҳиб мебошанд, ки аз мазмуни қонунгузории ҷиноятӣ, маъмури ва маданӣ онро мушоҳида қардан мумкин аст. Функсияи мазкур дар шакли ихтиёри ва маҷбури амалӣ карда мешавад. Бояд гуфт, ки функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар дар шакли маҷбури

амалӣ карда мешавад. Аммо, новобаста аз ин, аз мазмуни баъзе меъёрҳои қонунгузорӣ шакли ихтиёрии онро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар муқоиса бо шакли маҷбурии амалисозии функцияи ҷаримаӣ, шакли ихтиёрии он дар қонунгузории амалкунандаи кишвар мустақиман пешбинӣ нашудааст.

Зербоби панҷуми боби дуум – **«Амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ»** ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд намудааст, ки низомии ҳуқуқи миллии Тоҷикистон масъалаи ҷавобгариро барои кирдори содиршуда ва ҷуброни зараре, ки аз он ба шахс, ҷамъият ва давлат расонида аст, пурра танзим намудааст. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои аз ҳуқуқвайронкунӣ бамияномада ҳамчун низомии меъёрҳои мукаммали қонунгузорӣ давраи дурударози таърихро аз сар гузаронидааст. Барои дуруст ва пурра таҳқиқ намудани инстиутуи функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ лозим аст, ки ин падида дар ҳар як давраи таърихӣ таҳлил карда шавад. Функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ то андозае аз ҷониби олимони ватанию хориҷӣ таҳқиқ гардида бошад ҳам, вале он ҳеҷ гоҳ объекти омӯзиши назарияӣ-ҳуқуқӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор нагирифта аст. Паҳлуҳои мухталифи он, аз ҷумлаи алоқамандии функцияи мазкур бо дигар функцияҳо, мавқеи функцияи ҷубронсозӣ дар намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ ва монанди инҳо ба таҳқиқоти алоҳида ниёз доранд.

Муаллифи таҳқиқот ишора менамояд, ки хусусияти ҳуқуқии пардохтҳои ҷубронпулӣ дақиқ муайян карда нашудааст. Дар қонунгузорӣ ягон истилоҳ барои муайян кардани моҳияти он пешбинӣ нашудааст. Ифодаи объективии функцияи ҷубронсозӣ бояд ҳамчун механизми ҷуброни зараре эътироф карда шавад, ки дар натиҷаи амали ғайриқонунӣ (беамалӣ) расонида шудааст ё натиҷаи ҳодисаҳои номатлуб гардидааст.

Ба андешаи диссертант, чун дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи ҷубронсозӣ низ дар ду шакл – ихтиёрӣ ва маҷбурий амалӣ мегардад. Функцияи мазкур бештар хоси ҷавобгарии маданӣ мебошад. Зеро дар ҷавобгарии маданӣ яке аз шаклҳои ба амал баровардани ҷавобгарӣ ин ҷуброни зарар мебошад. Новобаста аз он ки дар муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ иштирокчиён баробарҳуқуқ буда, дар асоси усули диспозитивӣ амал мекунанд, вале ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар намуди ҷуброни зарар иҷрои он барои як тараф ҳатмӣ мегардад. Дар ин ҳолат функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии маданӣ дар шакли маҷбурий амалӣ карда мешавад. Бо ин назардошт гуфтан мумкин аст, функцияи мазкур ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий ба амал бароварда мешавад.

Зербоби шашуми боби дуҷум – **«Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияи ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ»** ном гирифта, дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф қайд намудааст, ки дар миёни функсияҳои ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ функсияи пешгирӣ мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Он ба яке аз мақсадҳои ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ (пешгирии содиршавии кирдорҳои нави зиддихуқуқӣ) мувофиқ мебошад. Функсияи пешгирӣ барои ҳар як намуди ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ хос мебошад, вале дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбатан самаранок мебошад, ки таҷрибаи низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосир инро исбот менамояд.

Зимни таҳқиқоти худ муаллиф зикр намудааст, ки назарияи пешгирии ҷинояткорӣ – ин маҷмуи донишҳо оид ба фаъолияти инкишоф додани муносибатҳои ҷамъиятӣ бо мақсади муқаррар ва пешгирӣ намудани сабабу шароити ҷинояткорӣ, ки ба пайдоиши инкишофи ҷинояткорӣ, инчунин, инкишоф ва паҳн гардидани шаклу намудҳои алоҳидаи ҷиноят, ҳолатҳои хусусияти зидди ҷамъиятиро пайдокунанда дар шахсони алоҳида ва муайян намудани шакл ва роҳҳои назоратӣ аз болои ҷинояткорӣ мебошад. Пешгирии ҷиноят дар назария мавриди баҳсу мунозира қарор дорад. Аз нуқтаи назари амалия пешгирии ҷинояткорӣ, пеш аз ҳама, фаъолият аст. Дар амал татбиқ намудани пешгирии ҷинояткорӣ фаъолияти хос буда, мақсади худро дорад.

Таҳқиқбаранда хулоса намудааст, ки функсияи пешгирӣ ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ мавҷуд буда, дар шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбури амалӣ карда мешавад. Функсияи мазкур нисбат ба дигар функсияҳои дорой субъектони васеи амалисозӣ буда, ҳамзамон дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии мухталиф масъалаҳои гуногунӣ он танзими ҳуқуқии худро ёфтаанд.

Ба андешаи муаллифи таҳқиқот, пешгирии содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар татбиқи принципҳои ва мақсадҳои ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ таъсири калон мерасонад.

Зербоби ҳафтуми боби дуҷум – **«Амалисозии функсияи тарбиявии ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ»** ном дошта, таҳқиқбаранда ишора намудааст, ки ҳар як функсияи ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ маҳз баҳри тарбияи ҳуқуқвайронкунанда равона карда мешавад. Функсияи мазкур аз давраҳои пеш ҷавобгариӣ ҳуқуқиро ҳамроҳӣ намуда, ба яке аз функсияҳои марказии ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ табдил ёфтааст. Маҳз тавассути амалисозии функсияи мазкур мақсадҳои ҷавобгариӣ ҳуқуқӣ татбиқ карда шуда, бо таҳдиди татбиқи ҷазо дар шуури шахс ҷой карда мешавад, ки кирдорҳои зиддихуқуқӣ ҳам барои давлату ҷомеа ва ҳам барои ҳуди ӯ оқибатҳои зиёди манфиро ба вуҷуд меоварад.

Ба андешаи муаллиф, функцияи тарбиявӣ асосан дар шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурӣ амалӣ карда мешавад. Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявӣ дар он ифода меёбад, ки шахс таҳдиди татбиқи ҷазоро дар қонунгузорӣ фаҳмида, ба таври ихтиёрӣ аз содир кардани рафторҳои зиддиҳуқуқӣ даст мекашад. Ӯ дар шуури худ дарк менамояд, ки ҳангоми содир кардани кирдори муайяни зиддиҳуқуқӣ гирифтори оқибатҳои вазнин хоҳад шуд. Дар ин ҳолат функцияи тарбиявии ҷавобгарӣ дар шакли ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад.

Таҳқиқбаранда хулоса намудааст, ки дар натиҷаи таҳқиқи масъалаи функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст, ки функцияи тарбиявӣ дар ҳама шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҷиноятӣ дар татбиқи ҷазо, ҳолатҳои сабуқкунанда, вазнинкунанда ва дигар ҷораҳои хусусияти тарбиявидошта ифода мегардад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маданӣ дар иҷрои уҳдадорӣҳои тарафайн бештари маврид дар шакли ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маъмурӣ дар татбиқи ҷазои маъмурӣ ифода меёбад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии интизомӣ дар санадҳои муассисавӣ бештар инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатҳои интизомӣ ифода мегардад. Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли рафтори қонунӣ зоҳир мегардад, ки ба ислоҳи маҳкумшуда, барқарор намудани муносибатҳои иҷтимоии вайроншуда нигаронида шудааст.

ХУЛОСА

Дар асоси омӯзишу таҳқиқи паҳлуҳои назариявӣ ва амалии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузори ҚТ чунин хулосаҳои илмӣ ба даст омаданд:

1. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки масъалаи мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ба таври зарурӣ таҳлил карда нашудааст. Бинобар ин, масъалаи мафҳум, моҳият, хусусиятҳо ва намудҳои он ба таҳқиқоти ҷудоғонаи комплексӣ ниёз дорад. Зимни баррасии масъалаи мазкур чунин хулосабарорӣ карда шуд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри таъсир расонидан ба рафтори субъектон ва муносибатҳои ҷамъиятӣ нигаронида шудааст. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар як маврид татбиқи ҷавобгарии муайяни ҳуқуқиро ифода мекунад. Мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ аз амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагии калон дошта, дар ин раванд онҳо ба самаранокии татбиқ намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат менамояд. Аз мафҳумҳои додашуда дар адабиёти ҳуқуқӣ низ бармеояд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҳолатҳои таъсиррасонӣ ба

шуури субъектони ҳуқуқ иборат буда, чунин таъсирот метавонад пеш аз содир кардани ҳуқуқвайронкунӣ ва ё пас аз содир кардани он ба вучуд ояд. Бо ин назардошт, изҳор доштан мумкин аст, ки масъалаи таҳқиқи мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи қонунгузории кишвар аҳаммияти калонро соҳиб мебошад [2-М]; [12-М]; [13-М]; [14-М].

2. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин таъсиргузории мустақим ва ғайримустақими ҳуқуқӣ ба шахсест, ки дорои ҷавобгарӣ мебошад. Худи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар натиҷаи зарурати таъсиргузорӣ ба миён меояд ва он методҳои татбиқи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд. Хусусиятҳои муҳими функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ инҳоянд: 1) функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ самти таъсири он ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, зарурати татбиқи он мебошад, ки аз зарурати мавҷудият ва татбиқи мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ба вучуд меояд; 2) функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хусусиятҳои муҳимтарин ва асосии ҷавобгариро ифода намуда, аз табиати он бармеоянд ва ба татбиқи мақсадҳои асосии он нигаронида шудаанд.

3. Аз таснифоти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд, ки дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таснифоти мухталиф ҷой дорад. Зимни таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин маҳакҳои асосӣ ба инобат гирифта шудаанд: мақсади ҷавобгарӣ, принципҳои ҷавобгарӣ, намудҳои ҷавобгарӣ ва ғайра. Агар мо маҳакҳои мазкур ва хусусиятҳои баъзе аз намудҳои ҷавобгариро таҳлил намоем, он гоҳ чунин функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод кардан мумкин аст: функцияҳои сазодихӣ, ҷаримавӣ, ҷубронсозӣ, пешгириӣ, тарбиявӣ. Албатта, дар адабиёти ҳуқуқӣ дигар намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мушоҳида мегарданд, вале дар миёни онҳо функцияҳои номбурда мавқеи хоссаро соҳиб буда, ҳамчун функцияҳои умумиэътирофшуда маҳсуб меёбанд. Функцияҳои мазкур дар андоза ва шаклҳои муайян дар тамоми намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасанд. Ҳар як функцияи номбурда ба таҳлили ҷудоғона ниёз дошта, ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад.

4. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе шаклҳои дахлдори ҳуқуқӣ ғайриимкон мебошад. Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ гуфта, он тарзу воситаҳои татбиқи ҳуқуқ фаҳмида мешаванд, ки тавассути онҳо функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешаванд. Дар адабиёт дар ин хусус андешаҳои мухталиф ҷой дорад, вале ба андешаи мо шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ метавонад тарзу воситаҳои гуногун дошта бошанд. Аз қабилӣ эътироф намудан, риоя кардан, истифода бурдан, татбиқ намудан, иҷрои кардан ва ғайра. Ҳамаи тарзу воситаҳои

номбурдаро дар умум ба ду гуруҳи калон тақсим намудан мумкин аст: ихтиёрӣ ва маҷбурий. Функцияҳои ҷавобгарӣ аксаран тавассути маҳз ҳамаин ду шакл амалӣ карда мешаванд [7-М]; [19-М].

5. Шакли ихтиёрию маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбат ба функцияҳои сазодиҳӣ, ҷубронсозӣ, ҷаримавай, пешгириӣ ва тарбиявӣ паҳн мегардад. Ҳарчанд дар адабиёти ҳуқуқӣ баъзе аз баҳсҳо ҷой дошта бошанд ҳам, вале мо ба он андешаеҷ, ки ҳар як функцияи зикршуда ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий амалӣ карда мешаванд. Албатта, дар ин ҷо махсусан функцияи ҷаримавай каме баҳснок ба назар мерасад. Зеро, ҳангоми татбиқи ҷарима аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳуқуқвайронкунанда ихтиёри рад кардани он ва интиҳоби намуди дигари ҷазоро надорад. Яъне, маҷбуран бояд ҳуқми баровардашударо иҷро намояд ва ин шакли маҷбурии амалисозии функцияи ҷаримавай ба ҳисоб меравад. Шакли ихтиёрии татбиқи функцияи мазкур дар он ифода мегардад, ки ҳуқуқвайронкунанда метавонад ҳуқми баровардашударо бе маҷбурияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври ихтиёрӣ иҷро намояд, аз ҷумла оқибатҳои манфии ба ҷабрдида расонидашударо ихтиёран бартараф намояд [8-М].

6. Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёрӣ ва маҷбурий амалӣ гардонида мешавад. Новобаста аз он ки шакли маҷбурии амалисозии функцияи мазкурро бисёре аз олимони ҷонибдорӣ мекунанд, вале бояд дар ин хусус қайд намуд, ки таъсири сазо аз хусусиятҳои шахсии психологии фарди муайян вобастагӣ дорад. Татбиқ кардани ҷазои дахлдор ҳанӯз маънои онро надорад, ки ба ҳуқуқвайронкунанда он сазои муайян мерасонад. Зеро, он аз қувваи иродаю тарзи қабулнамоии ҳуди шахс вобастагӣ дорад. Ҳамаин тавр, ҳар ду шаклҳои амалигардонии ҷавобгарӣ барои функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос мебошад. Ҳамазамон, илова кардан лозим аст, ки зимни таъини ҷазои дахлдор бояд дараҷаи сазои тахминии он ба вазъи равонию зиндагии шахс бояд мувофиқа карда шавад [9-М].

7. Аз натиҷаи таҳқиқот бармеояд, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи махсусе мебошад, ки он функцияи ҷаримавай ном дорад. Махсус будани ҷунин функция ифодакунандаи он аст, ки мисли баъзе функцияҳои дигар дар ҳама намудҳои ҷавобгарӣ мавҷуд намебошад. Дар қонунгузории амалкунандаи кишвар ҷунин функция бештар дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий ба назар мерасад. Дар ҷавобгарии маданӣ бошад, танҳо дар шакли ноустуворона иҷро намудани уҳдадориҳо дар намуди ҷарима функцияи ҷаримавай амалӣ карда мешавад. Функцияи мазкур новобаста аз хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ буданаш ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий татбиқ карда мешавад. Албатта, бе татбиқи ҳуқми суд

хуқуқвайронкунанда наметавонад худ аз худ ба таври ихтиёрӣ ба давлат ҷаримаи муайян супорад. Аммо, ҷаримаи таъиннамудаи судро метавонад ихтиёран дар муҳлати муқарраршуда ва ё қабл аз он бурда супорад, ки ин шакли ихтиёрии амалисозии функцияи ҷаримавиरो ифода мекунад [6-М].

8. Таҳқиқот нишон дод, ки функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз функцияҳои асосӣ қариб хоси тамоми намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ мебошад. Функцияи мазкур, ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбури амалӣ карда мешавад. Аз таҳлили масъала бармеояд, ки функцияи ҷубронсозӣ, мутобиқи қонунгузории амалкунандаи кишвар, бештар, дар намуди ҷавобгарии маданӣ ба назар мерасад. Аммо, амалия самаранокии амалисозии функцияи мазкурро дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ нишон медиҳад. Функцияи мазкур ҳангоми ба миён омадани зарар амалӣ карда мешавад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ ду усули ҷуброни зарар ба таври анъанавӣ фарқ карда мешаванд: 1) дар шакли асли (ҷуброн дар шакли асли) – дар рафъи зарар ба амвол, пешниҳоди амволи ба он баробар ва ғ.; 2) дар муайянкунандаҳои арзишӣ (ҷуброни пулӣ) [4-М]; [15-М]; [16-М]; [17-М].

9. Аз таҳлили мавзӯ ба мо маълум гардид, ки барои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ зарур ва муҳим аст, ки на бо шахси ҷиноятсодирнамуда, балки бо сабабу шароити мусоидаткунанда мубориза барем. Дар ин замина гуфтан мумкин аст, ки «пешгирии ҷинояткорӣ аз ислоҳи шахси ҷинояткор беҳтар аст!». Яъне, мо бояд тамоми кӯшиши худро на баҳри ислоҳи шахсони ҷинояткор, балки баҳри пешгирии содири ҷиноятҳои нав равона созем. Зеро, пешгирии ҷинояткорӣ бисёре аз оқибатҳои вазнинро бартараф мекунад, вале ислоҳи шахси ҷинояткорро наметавонад. Масалан, ҷинояткоре, ки ҷинояти одамкушӣ содир кардааст, ислоҳи вай дар маҳбас кам оқибатҳоро бартараф хоҳад кард. Маҳсусан, шахси кушташударо баргардонида, ба оилаи ҷабрдида ҳолати пешинаро барқарор карда наметавонад. Ин ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҷинояткорӣ оқибатҳои бисёр вазнинро ба бор меоварад, бинобар ин, самти қонунгузорию на бояд ба чазо додану ислоҳкунӣ, балки ба пешгирии ҷинояткорӣ бояд равона созем. Пешгирии ҷинояткорӣ захимати оммавию талаб карда, дар он тамоми кишрҳои ҷомеа бояд саҳмгузор бошанд. Маҳсусан, соҳаи маориф, соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҷомеаи шахрвандӣ ва дигарон [5-М].

10. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функцияи тарбиявии ҳуқуқ бармеояд ва бо дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқамандии зич дорад. Амалан ҳама намудҳои ҷавобгарӣ таъсири тарбиявӣ доранд. Функцияи тарбиявӣ ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбури амалӣ карда мешавад. Дар шакли маҷбури он ҳангоми татбиқи ҷавобгарии муайян ва ё татбиқи чораҳои дорон

хусусияти тарбиявидошта амалӣ мегардад. Дар шакли ихтиёрӣ бошад, шахс ҳанӯз қабл аз содир намудани кирдори зиддиҳуқуқӣ ихтиёран ҳуқуқу озодиҳои дигаронро эҳтиром ва риоя намуда, меёрҳои ҳуқуқиро вайрон намекунад. Ҳангоми татбиқи намуди муайяни ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунанда метавонад аз кирдори кардааш пушаймон шуда, дарси ибрат гирад ва дигар ба чунин кирдорҳо даст назад. Яъне, аз ҷавобгарии татбиқшуда гирифтани дарси ибрат ба таври ихтиёрӣ сураат мегирад. Зеро, ҷазоҳои таъиншуда на ҳар касро аз роҳи бад гардонида метавонанд. Далели ин бошад, ҷинояткорони ретсидив мебошад.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертатсионӣ тақлифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони муҳофизати судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тақмили қонунгузори кишвар бехтар мебуд, ки дар қонунгузори ҷиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ муқаррар карда шавад.

2. Дар қонунгузори маъмури дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгарии маъмури мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмури муқаррар карда нашудааст. Хуб мебуд, ки дар м. 22¹ КҲМ ҚТ мафҳуми мақсади ҷавобгарии маъмури нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноқилоғон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо хусусияти сазодихӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар қ. 2 м. 46 КҶ ҚТ сазодихӣ ҳамчун унсур мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Истифодаи ҷазо дар қонунгузори ҷиноятӣ қобили қабул мебошад. Аммо, дар ҳуқуқи меҳнатӣ истифодаи мафҳуми «ҷазо» дуруст ба назар намерасад. Зеро ҷазо хоси муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ буда, дар муносибатҳои хусусӣ-ҳуқуқӣ бештар огоҳию уҳдадорӣ ва иҷрои вазифаҳо меистанд. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҚТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «муҷозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мафҳуми ҷаброн, товон, талофӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузори таври омехта муқаррар шудааст, бехтар мешуморем, ки дар қонунгузори соҳавӣ ягонакунии мафҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад [4-М]; [17-М].

7. Дар м.м. 14, 15 КМ ҚТ истилоҳи «чуброни зиён» истифода шудааст. Дар м.м. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 КМ ҚТ истилоҳи «чуброни зарар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҚТ истилоҳоти «чуброни зиён» ба «чуброни зарар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилхоҳ ҷиноят ба ҷабрдида зарар мерасонад, бехтар мебуд, ки ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати ҷабрдида низ равона карда шавад. Дар ин асос пешниҳод мегардад, ки дар санксияҳои қисми махсуси КҶ ҚТ ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70% ҷарима ба манфиати давлат ва 30% он ба манфиати ҷабрдида ситонида шавад) муқаррар шавад.

ФЕҲРИСТИ

ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳои, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расидаанд:

[1-М]. Алиев, И.И. Оид ба баъзе масъалаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2022. – №4 (48). – С. 186-193; ISSN 2410-2903.

[2-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Муқимов, Д.С. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225; ISSN 2413-5151.

[3-М]. Алиев, И.И., Азиззода, У.А. Функсияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – №4 (28). – С. 98-101; ISSN 2414 9217.

[4-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х. Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №2. – С. 250-255; ISSN 2413-5151.

[5-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Шаклҳои амалисозии функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №3. – С. 213-219; ISSN 2413-5151.

[6-М]. Алиев, И.И. Мафҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2023. – №3. – С. 186-193; ISSN 2410-2903.

[7-М]. Алиев, И.И., Азиззода, У.А. Функция тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2023. – №3 (43). – С. 5-16; ISSN 2307-5198.

[8-М]. Алиев, И.И. Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №8. – С. 241-251; ISSN 2413-5151.

[9-М]. Алиев, И.И. Амалисозии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №9. – С. 234-243; ISSN 2413-5151.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ ҷоп шудаанд:

[10-М]. Алиев, И.И. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях [Текст] / И.И. Алиев // Муҳаккиқ (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – №3 (48). – С. 94-96.

[11-М]. Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного судопроизводства [Текст] / И.И. Алиев // Вестник Таджикский педагогический институт в Раштском районе. – 2020. – №3 (3). – С. 59-61.

[12-М]. Алиев, И.И. Оид ба вижагиҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (н. Рашт, 18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С. 33-35.

[13-М]. Алиев, И.И. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: мафҳум ва моҳияти он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишқадаи омӯзгорӣ Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №1 (9). – С. 108-114.

[14-М]. Алиев, И.И. Мафҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Асосҳои таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ (ш. Душанбе, ДМТ, 9 марти соли 2022). – Душанбе, 2022. – С. 215-233.

[15-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Бобохонов, Ф.А. Компенсационная функция юридической ответственности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-практической конференции экономика и право в России и мире (г. Петрозаводск, 1 ноября 2022 года). – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79.

[16-М]. Алиев, И.И. Функцияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводи конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ (9 декабри соли 2022) /

Зери тахрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Курбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 372-379.

[17-М]. Алиев, И.И. Чуброн намудани зарар ҳамчун функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Таджики в зеркале история», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 25-35.

[18-М]. Алиев, И.И. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Вестник Науки и Творчества (мачаллаи илмӣ). – 2023. – №3 (85). – С. 34-42; ISSN 2413-6395.

[19-М]. Алиев, И.И. Шақлҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Основные подходы к управлению знаниями в науке и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195.

III. Воситаҳои таълимӣ:

[20-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Раҷабзода, М.Н., Бобохонов, Ф.А., Шодизода, Н.М. ва диг. Ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Зери тахрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[21-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Раҷабзода, М.Н., Муқимов, С.Д., Шодизода, Н.М. ва диг. Ҳуқуқи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Зери тахрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с.

[22-М]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Раҷабзода, М.Н., Муқимов, С.Д., Шодизода Н.М. ва диг. Ҳуқуқи маданияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Зери тахрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2024. – 288 с.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

На правах рукописи

ТДУ: 340.1 (575.3)

ТКБ: 67. 99 (2 Т) 3

А – 50

АЛИЕВ ИСМОИЛ ИСМОНОВИЧ

**ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФОРМЫ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

Научный руководитель: **Азиззода Убайдулло Абдулло** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты: **Одиназода Рамазон Сафар** – доктор юридических наук, доцент, директор государственного учреждения «Центр международных программ»;

Сафарзода Некруз Файзи – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права юридического факультета Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

Ведущая организация: Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет права, бизнеса и политики Таджикистана» (г. Худжанд).

Защита диссертации состоится «18» февраля 2025 года в 10⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал диссертационного совета юридического факультета).

С содержанием диссертации можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «___» _____ 2025 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент**



Кодиров Н.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В обществе, где развитие социальных отношений продолжается с большой скоростью, роль правовых институтов возрастает с каждым днем. Одним из таких правовых институтов является юридическая ответственность. Однако институт юридической ответственности не может считаться полноценным без его функций и их реализации. Следует отметить, что вопрос функций юридической ответственности в отечественной юридической науке считается одной из тем, которые не получили всестороннего научного изучения. Потому что до сих пор отдельные теоретические и практические аспекты этих вопросов не были полностью исследованы комплексно.

Следует отметить, что юридическая ответственность на протяжении всей истории человечества и государственного управления считается важным правовым явлением и до сих пор не утратила своей актуальности. Особенно в обществе, где экономические отношения быстро изменяются, соблюдение и исполнение правовых норм может приводить к определённым проблемам. Данная ситуация подчеркивает актуальность института функций юридической ответственности и свидетельствует о недостаточном количестве научных исследований в этой области.

Разработка и принятие соответствующих правовых актов в стране, реализация правовых норм и применение действующего законодательства о юридической ответственности подтверждают, что в республике вопросам юридической ответственности уделяется серьезное внимание. Однако, на наш взгляд, недостаточно изучен круг вопросов, связанных с ее целями, принципами и особенно формами реализации функций ответственности. В связи с этим, глубокое изучение функций юридической ответственности и методов их реализации обладает значительной научной и практической ценностью и способно привести определенные инновации в российскую юридическую науку.

Важность исследования данной проблемы выражается еще и в том, что именно в результате существования и реализации ее функций совершенствуется институт юридической ответственности. Основными и важными основами юридической ответственности, способствующими эффективности ее реализации, являются принципы, цели и функции юридической ответственности. В процессе реализации функций юридической ответственности, цели ответственности также подлежат исполнению, поскольку между ними существует тесная взаимосвязь. Именно зависимость реализации целей юридической ответственности от функций ответственности показывает важность исследования рассматриваемого вопроса.

Несмотря на то, что в отечественной юриспруденции вопросу функций юридической ответственности уделяется ограниченное внимание, остаются еще вопросы, требующие решения в этом направлении. Ряд научных и практических аспектов, связанных с функциями юридической ответственности и формами их реализации, требует отдельных научных исследований. Ряд научных и практических вопросов данного аспекта требует особого внимания. В частности, вопрос о формулировании функций юридической ответственности наряду с целями юридической ответственности в действующем законодательстве, новые и эффективные формы реализации функций и подобные вопросы. Поэтому комплексное изучение обсуждаемого вопроса имеет большое теоретическое и практическое значение.

Реализации функций юридической ответственности и их применения на необходимом уровне зависят от качества законов и их исполнения. В связи с этим Основатель мира и единства – Лидер нации, Президент РТ Эмомали Рахмон в одном из своих посланий заявил: «Укрепление законности и правопорядка, активизация борьбы с преступностью и обеспечение верховенства закона являются одной из приоритетных направлений деятельности правительства Таджикистана. Поскольку прогресс всех сфер жизни страны напрямую зависит от стабильности и спокойствия общества, а также от обеспечения верховенства закона»¹. Из внимания Лидера нации можно еще раз увидеть, что вопрос юридической ответственности считается одной из актуальных проблем, и изучение и исследование ее функций и форм реализации значительно повышает ее значимость.

После достижения государственной независимости внимание государства и правительства страны к вопросам юридической ответственности, которая является механизмом защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, а также интересов государства и юридических лиц, возросло. В связи с этим были приняты концепции, государственные программы и соответствующие законы. В соответствии с национальным законодательством рассмотрение функций юридической ответственности и форм их реализации приобретает все большее значение и в итоге окажет положительное воздействие не только на усовершенствование отечественной науки, но и на законодательство страны. Таким образом, все вышеперечисленное еще раз подчеркивает актуальность исследуемой проблемы.

Степень изученности научной темы. Вопрос функции юридической ответственности и форм ее реализации в Таджикистане

¹ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии аз санаи 23 декабри соли 2022 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/19088> (санаи мурочиат: 10.01.2023).

до сих пор не стал темой научных исследований в виде монографий и диссертаций. Некоторые аспекты данной темы были частично исследованы таджикскими учеными. Здесь можно упомянуть исследования А.А. Абдурашидов², У.А. Азиззода³, Г.С. Азизкулова⁴, Э.Б. Буризода⁵, З.Х. Зокирзода⁶, А.З. Куканов⁷, М.А. Махмудзода⁸, Э.С. Насриддинзода⁹, Р.С. Одиназода¹⁰, С.А. Раджабзода¹¹, А.И. Сафарзода¹², Ш.Т. Тагайназаров¹³, А.Ф. Холикзода¹⁴, С. Хасанов¹⁵, Ш.Т. Шарипов¹⁶, Р.Ш. Шарофзода¹⁷ и других. Упомянутые ученые

² См.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

³ См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

⁴ См.: Азизкулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью / Г.С. Азизкулова, Т.Ш. Шарипов // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 102-103.

⁵ См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана (от древнейших времен до начала XX века). – Т. 1, ч. 1-2. – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 244 с.

⁶ См.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк хамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал. Қисми якум. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 152 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.

⁷ См.: Куканов А.З. Мафҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ / А.З. Куканов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

⁸ См.: Махмудов М.А., Худоёрзов Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. – 348 с.

⁹ См.: Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: «Меҳрона-2017», 2019. – 204 с.

¹⁰ См.: Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

¹¹ См.: Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ / С.А. Раҷабзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмҳои амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои таҳкими истисқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

¹² См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.

¹³ См.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.

¹⁴ См.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

¹⁵ См.: Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

¹⁶ См.: Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалаҳои мафҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр. фак-та / Отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А. – Душанбе: Тадж. гос. универ-т, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых

внесли свой вклад в решение различных проблем функций юридической ответственности и форм их реализации по законодательству Таджикистана.

Следует отметить, что вопрос функций юридической ответственности и форм их реализации также стал темой исследования для ряда иностранных ученых, таких как С.С. Алексеев¹⁸, А.А. Анфёров¹⁹, Б.Т. Базылев²⁰, М.А. Бестугина²¹, М.С. Богданова²², П.А. Варул²³, Т.Т. Дубинин²⁴, И.Э. Звечаровский²⁵, А.А. Иванов²⁶, Д.Н. Кархалев²⁷, Д.А. Липинский²⁸, И.А. Лумпова²⁹, М.Г. Мелкумян³⁰, А.С. Мордовец³¹, А.И. Петелин³², Т.Н. Радько³³, Л.Б. Смирнов³⁴, И.Н.

проблемах уголовно-правовой ответственности / Т.Ш. Шарипов // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154.

¹⁷ См.: Сотиволдыев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе / Р.Ш. Сативалдыев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

¹⁸ См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

¹⁹ См.: Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

²⁰ См.: Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с.

²¹ См.: Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

²² См.: Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с.

²³ См.: Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – 152 с.

²⁴ См.: Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с.

²⁵ См.: Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1992. – 250 с.

²⁶ См.: Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе / А.А. Иванов // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №3 (21). – С. 138-140.

²⁷ См.: Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с.

²⁸ См.: Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Пресс, 2007. – 270 с.

²⁹ См.: Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с.

³⁰ См.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

³¹ См.: Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с.

³² См.: Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической

Тихоненко³⁵, М.П. Трофимова³⁶, А.А. Хаджиев³⁷, Р.Л. Хачатуров³⁸, А.П. Чирков³⁹ и других. Действительно, вклад упомянутых ученых в исследование вопроса функций юридической ответственности и форм их реализации весьма значителен. Хотя отечественные и зарубежные ученые не исследовали эту тему тщательно в форме монографий, некоторые аспекты были рассмотрены и подготовили основу для комплексного и дальнейшего изучения.

Тем не менее, функции юридической ответственности и формы их реализации по законодательству Таджикистана в отечественной юридической науке, еще не стали актуальной темой для диссертационного исследования и требуют фундаментального изучения.

Связь исследования с программами либо научной тематикой.

Диссертация выполнена в рамках научного проекта Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан (Проблемы совершенствования законодательства Республики Таджикистан на 2021-2025 годы).

ОБЩЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Целью научного исследования является изучение и анализ вопросов, связанных с понятием и сутью функций юридической ответственности, рассмотрение классификации отдельных видов этих функций, анализ форм реализации функций, изучение норм национального законодательства и теорий отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу, а также в изучении и исследовании форм реализации функций.

ответственности / А.И. Петелин // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: Межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1977. – С. 3-23.

³³ См.: Радько Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 412 с.

³⁴ См.: Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с.

³⁵ См.: Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с.

³⁶ См.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 209 с.

³⁷ См.: Хаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – 210 с.

³⁸ См.: Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: «Ас Гард», 2012. – 449 с.

³⁹ См.: Чирков А.П. Ответственность в системе законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989. – 208 с.

Задачи исследования. Для реализации целей диссертационного исследования мы считаем необходимым выдвинуть и исследовать следующие задачи:

- изучение понятия функции юридической ответственности и её особенностей;
- определение классификации видов функций юридической ответственности;
- изучение понятия и сущности способов реализации функций юридической ответственности;
- анализ форм добровольного и принудительного осуществления функций юридической ответственности;
- рассмотрение карательной функции юридической ответственности и способов ее реализации;
- исследование штрафной функции юридической ответственности и методов ее реализации;
- анализ компенсационной функции юридической ответственности и способов ее осуществления;
- изучение функции предупреждения в рамках юридической ответственности и форм ее реализации;
- рассмотрение воспитательной функции юридической ответственности и способов ее реализации.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются правовые отношения, связанные с изучением функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования охватывает теоретические и правовые аспекты функций юридической ответственности и форм их реализации на основе законодательства Таджикистана. Кроме того, в тему исследования входят основы классификации, методологии и практики функций юридической ответственности и форм их реализации по действующему законодательству Республики Таджикистан.

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). Диссертационное исследование охватывает этапы развития законодательства Таджикистана по функциям юридической ответственности и формам их реализации в советский и постсоветский периоды.

Диссертация подготовлена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Период исследования охватывает 2021-2024 годы.

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссертации составляют идеи и мнения отечественных и зарубежных ученых, посвященные функциям юридической ответственности и формам их реализации. В подготовке данной диссертации автор

опирался на научные работы А.А. Абдурашидов, У.А. Азиззода, Г.С. Азизкулова, С.С. Алексеев, З. Ализода, А.А. Анфёров, Б.Т. Базылев, М.А. Бестугина, М.С. Богданова, П.А. Варул, Т.Т. Дубинин, И.Э. Звечаровский, З.Х. Зокирзода, А.А. Иванов, Ш.М. Исмоилов, Д.Н. Кархалев, А.З. Куканов, Д.А. Липинский, И.А. Лумпова, М.А. Махмудзода, М.Г. Мелкумян, А.С. Мордовец, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелин, Т.Н. Радько, М.З. Рахимзода, О.Э. Рахмон, Л.Б. Смирнов, И.Н. Тихоненко, М.П. Трофимова, А. Хаджиев, Р.Л. Хачатуров, С. Хасанов, А.П. Чирков, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов и других.

Методологические основы исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и специальные юридические методы. В частности, в диссертации широко использованы диалектические, логико-языковые, формально-правовые, государственно-правовые и сравнительно-правовые методы.

С помощью диалектического метода функции юридической ответственности и формы их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан были объектом изучения. С помощью данного метода изучены реальные функции юридической ответственности и виды юридической ответственности: гражданская, уголовная, конституционная, административная и дисциплинарная в соответствии с действующим законодательством Таджикистана. Диалектические категории причины и следствия были учтены при анализе функций юридической ответственности.

Логико-языковой метод способствует анализу и правильному предложению терминов, понятий и юридических выражений, используемых в диссертационном исследовании. На основе этого метода предложено единообразное и корректное использование терминов, понятий и юридических выражений с логической и языковой точки зрения. Исходя из формально-логического метода, функции юридической ответственности и формы их реализации основываются на правилах и законах формальной логики.

Методом государственно-правового сравнения рассмотрены законодательная система и практика зарубежных стран относительно функций юридической ответственности и форм их реализации согласно законодательству Республики Таджикистан, определены их сходства и различия. В совокупности примененные автором в работе методы способствовали выполнению комплексного и объективного научного труда, благодаря которому были сформулированы соответствующие решения поставленных соискателем задач и целей.

Эмпирические предпосылки. Диссертация основана на Конституции Республики Таджикистан, уголовном, гражданском, административном, трудовом законодательстве и других нормативных правовых актах. Кроме того, законодательство зарубежных стран,

конституционные законы, кодексы, законы и подзаконные нормативные акты служили эмпирической основой для диссертационного исследования. В дополнение к этому, отчеты государственных учреждений, публикации статистического и социологического характера также послужили эмпирической основой для работы.

Научная новизна исследования. Научная новизна настоящего исследования выражается в том, что оно считается первым комплексным научным исследованием вопроса о функциях ответственности и формах их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в сфере отечественной юриспруденции. В своем исследовании автор представил научно обоснованные мнения о понятии, видах, особенностях и важных формах реализации функций юридической ответственности, которые составляют новизну диссертационного исследования. Выводы и научные положения исследования, предназначенные для защиты, отражают новизну данного исследования и выполнение задач исследования, к которым относятся:

- с теоретической и правовой позиций были проанализированы понятие и особенности функций юридической ответственности, а также предложены научно обоснованные определения и характеристики этих функций;

- в ходе исследования были определены основные принципы классификации функций юридической ответственности;

- изучены и научно обоснованы формы реализации функций юридической ответственности;

- проведен анализ форм добровольной и принудительной реализации функций юридической ответственности, обоснованы их особенности в зависимости от различных видов функций;

- рассмотрена карательная функция юридической ответственности, выявлены её особенности как механизма воздействия;

- исследованы формы реализации штрафной юридической ответственности, установлены её особенности в контексте уголовного права, административной и гражданской ответственности в соответствии с законодательством страны;

- обсуждена реализация компенсационной функции юридической ответственности, установлены способы ее защиты через виды юридической ответственности в соответствии с национальным законодательством;

- изучалось предупреждение правонарушений как способ осуществления функций юридической ответственности, определены юридические основы, субъекты и меры предупреждения правонарушений;

– обсуждается реализация воспитательной функции ответственности и определяются ее особенности по отношению к другим видам функций и видов ответственности.

Положения, выносимые на защиту. Новизна диссертационного исследования выражается в следующих теоретических научных положениях, выносимых на защиту:

1. Понятие и сущность функций юридической ответственности излагаются в литературе по-разному. Однако их общая суть заключается в воздействии на субъектов общественных отношений. Цели ответственности реализуются посредством функций юридической ответственности. Сущность понятия функции юридической ответственности представляет собой процесс воздействия, состоящий из отдельных направлений, направленных на поведение, деятельность и отношения субъекта права. Функции юридической ответственности обладают следующими особенностями: они представляют собой совокупность важных направлений воздействия; оказывают влияние на поведение, сознание, деятельность и отношения правообладателей; специфична для всех видов ответственности; раскрывает социальную цель и сущность юридической ответственности; через функции реализуются цели юридической ответственности.

2. Результаты исследования показывают, что основы классификации функций юридической ответственности разнообразны, и в этом отношении имеются различные мнения, однако их общая точка указывает на цель юридической ответственности. Если сравнить функции юридической ответственности с ее целями, то станет ясно, что между ними существует определенная корреляция. В общем, можно упомянуть такие виды функций ответственности: карательная, штрафная, предупреждающая, компенсационная, воспитательная. Эти функции действуют, по-разному в зависимости от различных видов юридической ответственности законодательство страны устанавливает формы их реализации, как в добровольной, так и в принудительной форме.

3. Сущность функций юридической ответственности состоит в том, что на основании возможностей, предоставляемых законодательством, формы реализации этих функций осуществляются субъективно, что подразумевает соблюдение, использование, исполнение и применение ответственности лица в соответствующих правовых отношениях. Исполнение юридической ответственности принимает формы как добровольные, так и принудительные. Использование, соблюдение, исполнение и применение составляют четыре равные и важные формы реализации функций юридической ответственности. Каждая из них обязательно существует вместе с другими. Реализация функций юридической ответственности также зависит от вида ответственности. В отношении уголовной и

административной ответственности реализация функций юридической ответственности чаще всего имеет принудительный характер. Однако в случае гражданской и дисциплинарной ответственности характерны как добровольные, так и принудительные формы.

4. В результате исследования было установлено, что реализация функций юридической ответственности имеет свои формы. Основными формами реализации функций юридической ответственности являются добровольная и принудительная. Многие исследователи полагают, что преобладающей и даже единственной формой реализации этих функций является принудительная. Кроме того, реализация функций юридической ответственности зависит от конкретного вида ответственности, учитывая разнообразие форм юридической ответственности. Следует отметить, что реализация функций юридической ответственности по отношению к отдельным видам ответственности приобретает определенную форму осуществления. Например, в видах культурной и дисциплинарной правовой ответственности характерны как добровольная, так и принудительная формы.

5. Карательная функция юридической ответственности направлена на воздействие норм права на субъектов правонарушений, основываясь на лишении и ограничении прав личности. В результате анализов было установлено, что карательная функция является одной из важных функций юридической ответственности и играет решающую роль в реализации ее целей. Хотя понятие «кара» в юридической литературе представлено различными способами, использование понятия карательная функция является приемлемым. Карательная функция юридической ответственности характерна для всех форм юридической ответственности, но ее влияние более явно проявляется в уголовной и административной ответственности. Карательная функция юридической ответственности реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме. Каждое наказание или применяемая правовая мера должны иметь определенное наказание, иначе цели наказания не могут быть достигнуты. Наказание является основной частью и важным компонентом любого наказания, и на его основе должна строиться система наказаний.

6. Штрафная функция юридической ответственности, в свою очередь, способствует реализации других функций, включая воспитательную, профилактическую и карательную. Поскольку применение штрафа к правонарушителю может повлиять на его сознание, он может воспринять его как наказание за свое противоправное действие и, в дальнейшем, исправиться, воздерживаясь от совершения правонарушений. Штраф - это сумма, которая устанавливается в рамках требований, предусмотренных законодательством. С учетом этого, одним из средств реализации

принудительной формы штрафной функции юридической ответственности является карательная функция. Это наказание, пределы которого установлены законодательством и определяются в зависимости от степени тяжести совершенного деяния. Эта мера юридической ответственности имеет имущественный характер и устанавливается, и исполняется в особом порядке.

7. Реализация компенсационной функции юридической ответственности предполагает возмещение ущерба, нанесенного конкретным противоправным деянием личности, общества и государства, что осуществляется в двух формах: добровольной и принудительной. Законодательством установлены формы, порядок и способы компенсации. Компенсация является общей концепцией и не изменяется в зависимости от видов ущерба. То есть, согласно законодательству, для морального ущерба предусмотрена компенсация морального вреда, а для материального ущерба предусмотрена компенсация материального ущерба; однако в обоих случаях компенсация осуществляется в денежной (материальной) форме.

8. Функция предотвращения ответственности является одной из наиболее важных функций и представляет собой направление воздействия правовых норм на поведение субъектов правоотношений, направленное на предотвращение и ограничение реальных возможностей совершения противоправного действия и нарушения закона. Профилактическая функция как одна из форм реализации функции юридической ответственности имеет сложную структуру, состоит из объекта воздействия, субъекта воздействия, способов воздействия и оснований воздействия. Реализация этой функции неэффективна в отдельности, а осуществляется вместе с другими функциями. Конечно, все другие функции имеют характер профилактики, однако эта функция определена именно для воздействия на субъектов как до, так и после правонарушения и закреплена в законодательстве.

9. Одной из важных функций юридической ответственности, которая наблюдается во всех видах ответственности, является воспитательная функция, имеющая определённые формы реализации. В процессе осуществления гражданской ответственности она, как правило, реализуется в добровольной форме. Воспитательная функция административной ответственности проявляется в реализации административных санкций и влиянии на административное управление. Воспитательная функция юридической ответственности, прежде всего, имеет добровольный характер, но в случаях нарушения гражданских отношений также включает элементы принуждения.

Практические рекомендации, которые были разработаны в результате проведения диссертационного исследования:

1. С целью обеспечения справедливости судебного разбирательства, облегчения работы субъектов судебного процесса, глубокой реализации юридической ответственности и совершенствования законодательства страны было бы лучше, если в уголовном законодательстве наряду с целью юридической ответственности были бы также установлены функции юридической ответственности.

2. В административном законодательстве концепция цели административной ответственности не была прописана среди принципов и основ административной ответственности. Было бы полезно указать понятие цели административной ответственности в статье 22¹ Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан (КоАП РТ).

3. С целью вовлечения всех субъектов в профилактику правонарушений было бы целесообразно принять «Стратегию предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».

4. Учитывая, что наказание имеет воспитательный характер и влияет на сознание и поведение человека, целесообразно добавить понятие воспитательной цели наказания в часть 2 статьи 46 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (УК РТ).

5. Использование термина «наказание» в уголовном законодательстве является приемлемым. Однако в трудовом праве использование понятия «наказание» не совсем уместно. Поскольку наказание характерно для публично-правовых отношений, в частных правоотношениях больше акцентируется на предупреждениях и обязательствах. В статье 62 Трудовой кодекс Республики Таджикистан используется термин «дисциплинарное наказание». Предлагается заменить «дисциплинарное взыскание» на «дисциплинарные наказания».

6. Учитывая, что термины «компенсация», «штраф», «убыток», «вред», «ущерб» в законодательстве смешаны, мы считаем, что в отраслевом законодательстве следует унифицировать юридические понятия.

7. В статьях 14, 15 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ) используется термин «компенсация за ущерб». В статьях 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 ГК Республики Таджикистан используется термин «компенсация за ущерб». Предлагается заменить «компенсация за убытки» на «компенсация за ущерб».

8. Ввиду того, что каждое совершенное преступление причиняет вред потерпевшему лицу, было бы лучше, если бы штраф как уголовное наказание был использован не только в пользу государства, но и в пользу потерпевшего лица. На этом основании предлагается в санкциях особенной части УК РТ установить штраф как уголовное наказание в виде

70/30 (то есть 70% штрафа должно взиматься в пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего).

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и рекомендации, полученные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы для решения теоретических и практических вопросов в сфере реализации функций юридической ответственности. Предложенное исследование может быть применено в процессе преподавания дисциплин теории государства и права, а также в области уголовного, гражданского, трудового, административного и конституционного права, криминологии и т.д.

Практическое значение исследования заключается в том, что в деятельности правотворчества результаты и рекомендации исследования могут быть использованы для совершенствования законодательства страны, включая уголовное, гражданское, административное, трудовое, конституционное и т.п.

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов диссертационного исследования основана на анализе реальных событий и обширном исследовании теоретических и практических аспектов различных функций юридической ответственности и форм их реализации, анализе полученных результатов и выводов, признанных в науке, понятий, идей и рекомендаций автора, научных аспектов исследования и рекомендаций, изучении текущей ситуации, прогнозах и путях совершенствования законодательства страны по данному вопросу.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Тема и содержание исследования соответствуют научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад автора диссертации в научную новизну исследования, а также научные аспекты, которые будут изложены на защите, подтверждаются научными статьями и докладами, представленными на республиканских и международных научно-теоретических конференциях, посвященных функциям юридической ответственности и способам их реализации. Кроме того, формулировка вопросов и стиль изложения в диссертации подтверждают личный вклад автора.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подготовлена в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан, многократно обсуждалась на заседаниях его подразделений и представлена на защиту.

Наиболее важные результаты диссертационного исследования были обсуждены в форме докладов на следующих республиканских и международных научно-теоретических конференциях:

а) международные:

– Международная научно-практическая конференция «Экономика и право в России и мире», – доклад на тему «Функция компенсации юридической ответственности и ее соотношение с компенсацией морального вреда» (Петрозаводск, РФ, 2022);

– Международная научно-практическая конференция, посвященная дню принятия Всеобщей декларации прав человека по теме «Права человека: вчера и сегодня», – доклад на тему «Функция компенсации юридической ответственности» (Душанбе, 2022);

– Международная научно-практическая конференция «Основные подходы к управлению знаниями в сфере науки и образования», – доклад на тему «Формы реализации функций юридической ответственности» (Казань, РФ, 2023);

– Международная научно-практическая конференция «Таджики в зеркале истории, посвященная 115-летию академика Бободжона Гафурова», – доклад на тему «Компенсация ущерба как функция юридической ответственности» (Душанбе, 2023).

б) республиканские:

– Республиканская научно-теоретическая конференция на тему «Основы укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в условиях угроз и информационных рисков», – доклад на тему «Понятие функций юридической ответственности» (Душанбе, 2022).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 3 учебных пособия и 19 научных статей, из которых 9 опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 10 статей в других журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений и (или) условных обозначений, введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, рекомендации по практическому использованию результатов исследования, список литературы (источников) и перечень научных публикаций соискателя ученой степени. Общий объем диссертации составляет 180 страницы.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

В введении представлены актуальность исследуемой проблемы, степень ее изученности, цели и задачи исследования, методологические подходы, научная новизна, положения, выносимые на защиту, а также теоретическое и практическое значение работы, результаты исследования, структура и объем диссертации.

Первая глава диссертации посвящена теме **«Понятие и классификация функций юридической ответственности»** и делится на два подраздела.

Первый подраздел первой главы озаглавлен **«Понятие и особенности функций юридической ответственности»** в рамках изучения данного вопроса автор отмечает, что в научной литературе существует разнообразие мнений по поводу понятия функций юридической ответственности, и такая ситуация вызывает научные споры среди ученых. К сожалению, из-за этого актуальные проблемы функций юридической ответственности не получили полного решения. Актуальные проблемы функций юридической ответственности являются одним из вопросов, который подвергался анализу в отечественной юридической литературе, и таджикские ученые предложили различные понятия функций юридической ответственности. Стоит отметить, что функция юридической ответственности имеет тесную связь с функциями права и государства и, в целом, направлена на реализацию правовой политики государства.

В ходе исследования автор сделал вывод о том, что между функциями юридической ответственности существует определенная корреляция, их прямая связь и в то же время их явные различия наблюдаются в источниках. Иногда в юридической литературе появляется мнение, согласно которому для той или иной области права одна или другая функция рассматривается как основная, а другая-как вторичная, что представляется не очень обоснованным и правильным. Это противоречит единству функций юридической ответственности. Каждая функция в совокупности выражает правовую ответственность и способствует реализации ее целей, и между ними существует тесная связь.

Второй подраздел первой главы называется **«Классификация функций юридической ответственности»** автор в ходе исследования отмечает, что вопрос функций юридической ответственности привлек внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей, и вокруг классификации функций существует ряд правовых споров и дискуссий. Однако, прежде всего следует отметить, что диапазон мнений и размышлений о видах функций юридической ответственности среди советских ученых весьма широк. В современной отечественной юридической науке вопрос классификации функций юридической ответственности не был изучен на должном уровне. Поэтому до сих пор не были точно определены виды функций юридической ответственности. В связи с этим изучение мнений ученых по этому вопросу и определение правильной классификации функций юридической ответственности требует отдельного исследования.

Исследователь выразил мнение, что в литературе по проблеме классификации и видов функций юридической ответственности

отсутствует единое мнение и размышления. Однако четкое определение и точное знание видов функций юридической ответственности крайне важно для практики применения права.

По мнению автора диссертации, уголовная ответственность выполняет важнейшие функции для защиты прав граждан, общества и обеспечения правопорядка в стране. Она не только обеспечивает наказание за совершение конкретных преступлений, но и способствует профилактике новых правонарушений, обеспечивая неизбежность наказания за нарушение уголовного закона. Однако в трудовом праве использование термина «наказание» представляется неуместным, так как наказание относится к публично-правовым отношениям, в то время как в частных правоотношениях акцент делается на предупреждениях, обязательствах и выполнении задач. В связи с этим предлагается заменить в статье 62 Трудового кодекса Республики Таджикистан термин «дисциплинарное наказание» на «дисциплинарные взыскания».

Автор диссертации отметил, что функции юридической ответственности классифицируются на основе принципов юридической ответственности. В этом контексте мы считаем приемлемыми следующие функции юридической ответственности: карательная, штрафная, предупреждающая, компенсационная и воспитательная. Эти функции соответствуют целям и принципам отдельных видов юридической ответственности и играют значительную роль в их реализации.

В результате исследования автор подчеркивает, что общественная ценность и эффективность юридической ответственности возрастают при условии взаимопомощи и разумном использовании всех ее функций в отношении каждого совершенного правонарушения.

Вторая глава диссертации носит название **«Формы реализации функций юридической ответственности»** и включает семь подразделов.

Первый подраздел второй главы озаглавлен **«Понятие форм реализации функций юридической ответственности»**. В ходе исследования автор выявляет, что посредством реализации функций юридической ответственности также достигаются её цели и принципы. В связи с этим механизмы или формы реализации функций юридической ответственности представляются одним из значимых аспектов, обладающим высоким научным и практическим значением для отечественной юриспруденции.

По мнению исследователя, формы реализации юридической ответственности могут быть как добровольными, так и принудительными, однако исследователи упоминают их под названиями судебные и внесудебные, положительные и отрицательные. Такое разнообразие объясняется тем, что в законодательстве не установлены точные формы реализации функций юридической ответственности, особенно в контексте различных её видов. Таким

образом, способы осуществления функций юридической ответственности должны быть определены в соответствующем законодательстве, и должно быть установлено, к какому виду юридической ответственности относится та или иная форма реализации функций юридической ответственности. В связи с этим формы реализации функций права должны соответственно применяться в зависимости от вида юридической ответственности.

Второй подраздел второй главы называется – **«Формы добровольной и принудительной реализации функций юридической ответственности»**. Если реализация юридической ответственности зависит от определенных функций, то функции юридической ответственности, в свою очередь, имеют соответствующие формы реализации, именно через которые те или иные функции юридической ответственности реализуются. Несмотря на существование определённых дискуссий в литературе относительно форм реализации функций юридической ответственности, наибольшее распространение в теории и практике имеют две ключевые формы: добровольная и принудительная.

В результате проведенного исследования автор пришёл к выводу, что реализация функций юридической ответственности имеет свои формы. В основном, из всех распространенных форм реализации функций юридической ответственности выделяются добровольная и принудительная формы. Большинство исследователей также считают, что преобладающей и даже единственным способом осуществления функций юридической ответственности является принудительная форма. Реализация функций юридической ответственности также зависит от вида ответственности, поскольку юридическая ответственность имеет различные виды, включая уголовную, гражданскую, административную и дисциплинарную. В отношении уголовной и административной ответственности реализация функций юридической ответственности чаще всего имеет принудительный характер. Однако в случае гражданской и дисциплинарной ответственности могут быть как добровольные, так и обязательные формы.

Третий подраздел второй главы, озаглавленный **«Реализация карательной функции юридической ответственности»**, в результате проведенного исследования автор указывает, что карательная функция юридической ответственности представляет собой один из видов функций данной ответственности и влечет за собой негативные моральные и психологические последствия для правонарушителя.

Диссертант утверждает, что карательная функция юридической ответственности в большей степени зависит от целей наказания. Именно через последствия наказания достигается ее цель, однако само наказание или причинение физического и психологического страдания

правонарушителю не является целью юридической ответственности. Естественно, если правонарушитель не получает адекватного возмещения за свое противоправное действие, то в этом случае юридическая ответственность выходит за рамки своей цели и не может быть эффективной. С учетом этого каждая форма и вид юридической ответственности должны в определенной степени содержать наказание.

Исследования, проведенные автором, свидетельствуют о том, что карательная функция юридической ответственности представляет собой один из видов функций данной ответственности, которая, по своему содержанию и сущности, влечет негативные последствия для правонарушителя, вызывая у него моральные или психологические страдания и способствуя достижению целей наказания. Хотя понятие наказания в литературе представлено различно, по нашему мнению, использование понятия карательная функция приемлемо в целом. Карательная функция присутствует во всех видах юридической ответственности, но ее влияние более заметно в уголовной и административной ответственности. Функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме.

Четвёртый подраздел второй главы называется – **«Реализация штрафной функции юридической ответственности»** в ходе рассмотрения данного вопроса исследователь отмечает, что штрафная функция юридической ответственности является специальной функцией, которая называется штрафной функцией. Особенность данной функции заключается в том, что, в отличие от некоторых других функций, она не присутствует во всех видах юридической ответственности. В действующем законодательстве страны такая функция чаще всего наблюдается в уголовной и административной ответственности. В гражданской ответственности штрафной функции реализуется исключительно на основе ненадлежащего исполнения обязательств в форме штрафа. Следует отметить, что эта функция имеет исторический характер и существовала еще в историко-правовых системах Таджикистана.

По мнению исследователя, юридическая ответственность, помимо воспитания правонарушителя, также выполняет штрафную функцию, предотвращая будущие правонарушения. Штрафная функция, в свою очередь, влияет на реализацию других функций, включая воспитательную, предупреждающую и карательную функцию. Поскольку применение штрафа к правонарушителю или преступнику может повлиять на его сознание, он может воспринимать это как наказание за свое противоправное поведение и, в дальнейшем, исправившись, воздерживаться от совершения правонарушений.

Диссертант утверждает, что из норм гражданского законодательства вытекает, что штрафная функция имеет неразрывную связь с функцией компенсации и иногда дополняет друг друга. Даже

иногда может наблюдаться смешение штрафной функции и компенсации. При этом по своей сути как штраф, так и компенсация ограничивают материальное положение и некоторые права ответчика, и в этом отношении они становятся схожими. Штрафная функция в гражданской ответственности проявляется при установлении гражданского законодательства или специального соглашения, возлагающего на правонарушителя дополнительные обязательства, и осуществляется после совершения правонарушений. Как правило, штрафная функция определяется как процент от убытков в рамках правонарушений или договорных обязательств. Штрафная функция имеет тесную связь с другими функциями гражданской ответственности, прежде всего, воспитательной и компенсационной.

Исследователь делает вывод, что штрафная функция юридической ответственности является одной из явных функций юридической ответственности и имеет прямые нормативные установки, что можно наблюдать в содержании уголовного, административного и гражданского законодательства. Эта функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме. Следует отметить, что штрафная функция юридической ответственности чаще всего осуществляется в принудительной форме. Однако независимо от этого из содержания некоторых законодательных норм можно наблюдать и его добровольную форму. По сравнению с принудительной формой исполнения штрафная функция, ее добровольная форма в действующем законодательстве страны прямо не предусмотрена.

Пятый подраздел второй главы – **«Реализация компенсационная функции юридической ответственности»** в результате исследования автор отмечает, что система национального права Таджикистана полностью регулирует вопрос ответственности за совершенные действия и компенсацию ущерба, причиненного личности, обществу и государству. Правовое регулирование отношений, возникающих из правонарушений, прошло длительный исторический путь в виде системы комплексных норм законодательства. Для правильного и полного изучения института компенсационной функции юридической ответственности необходимо анализировать это явление в каждом историческом периоде. Хотя компенсационная функция юридической ответственности была исследована некоторыми отечественными и зарубежными учеными, она никогда не становилась объектом теоретического и историко-правового изучения. Различные аспекты этой функции, включая ее связь с другими функциями, место компенсационная функции в отдельных видах юридической ответственности и подобные вопросы требуют отдельного исследования.

Автор исследования отмечает, что правовая природа компенсационных выплат остается неясной. В законодательстве

отсутствуют четкие термины, описывающие ее суть. Объективное выражение компенсационной функции следует рассматривать как механизм возмещения ущерба, причиненного в действий (или бездействия) либо в результате неблагоприятных событий результате незаконных. По мнению диссертанта, как и другие функции юридической ответственности, компенсационная функция также реализуется в двух формах – добровольной и принудительной. Эта функция в большей степени характерна для гражданской ответственности. Поскольку в гражданской ответственности одной из форм реализации ответственности является компенсация ущерба. Несмотря на то, что участники в гражданских правоотношениях равноправны и действуют на основе диспозитивного принципа, при применении юридической ответственности в виде компенсации ущерба ее исполнение становится обязательным для одной стороны. В этом случае компенсационная функция гражданской ответственности реализуется в принудительной форме. С учетом этого можно сказать, что данная функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме.

Шестой подраздел второй главы, посвящен проблеме – **«Предупреждения правонарушений как форма реализации функции юридической ответственности»** в результате исследования автором отмечено, что функция предупреждения занимает особое положение среди функций юридической ответственности. Это соответствует одной из целей юридической ответственности (предотвращение новых противоправных действий). Функция предупреждения специфична для каждого вида юридической ответственности, но она относительно эффективна в сфере уголовного права, что доказано опытом исторической и современной правовых систем.

В ходе своего исследования автор отметил, что теория предотвращения преступности – это совокупность знаний о развитии общественных отношений с целью установления и предупреждения причин и условий преступности, которые приводят к возникновению и развитию преступности, а также к формированию и распространению отдельных форм и видов преступлений, обнаруживаемых у отдельных лиц, и к определению форм и путей контроля над преступностью. Предупреждение преступлений является предметом обсуждения и споров в теории. С практической точки зрения предупреждение преступлений в первую очередь является деятельностью. Реализация предупреждения преступности является специфической деятельностью, имеющей свою цель.

Исследователь сделал вывод, что функция предупреждения юридической ответственности присутствует в различных областях права и реализуется в добровольных и принудительных формах. Эта функция, по сравнению с другими функциями, обладает широкими

субъектами реализации, и в различных нормативных правовых актах регулируются разные аспекты этой функции.

По мнению автора исследования, предупреждение совершения правонарушений оказывает значительное влияние на реализацию принципов и целей юридической ответственности.

Седьмой раздел второй главы носит название **«Реализация воспитательной функции юридической ответственности»**. Исследователь отмечает, что каждая функция юридической ответственности ориентирована исключительно на воспитание правонарушителя. Эта функция сопровождает юридическую ответственность на протяжении долгого времени и стала одной из ключевых функций в данной области. Именно через осуществление этой функции достигаются цели юридической ответственности, укрепляя в сознании личности угрозу применения наказания, что приводит к тому, что противоправные действия имеют много негативных последствий как для государства и общества, так и для самого правонарушителя.

По мнению автора, воспитательная функция реализуется в основном в добровольных и принудительных формах. Добровольная реализация воспитательной функции выражается в том, что лицо осознает угрозу применения наказания в законодательстве и добровольно воздерживается от совершения противоправных действий. Оно осознает, что в случае совершения определенного противоправного деяния столкнется с тяжелыми последствиями. В этом случае воспитательная функция юридической ответственности реализуется в добровольной форме. Принудительная форма реализации воспитательной функции выражается в том, что при возложении на правонарушителя определенной ответственности он осознает последствия своих действий, сожалеет о них и воздерживается от совершения таких действий в будущем. В этом случае воспитательная функция юридической ответственности реализуется в форме принуждения. Учитывая это, можно сказать, что воспитательная функция юридической ответственности реализуется в двух формах: добровольной и принудительной.

Исследователь подчеркивает, что воспитательная роль юридической ответственности тесно связана со всеми остальными ее функциями, поскольку без существования воспитательной функции невозможно представить функции наказания, предотвращения, установления правопорядка. Все элементы содержания юридической ответственности – обязанности в отношении законного поведения, стимулирование, обязанности по предупреждению негативных последствий, осуждение и столкновение с негативными последствиями имеют воспитательное влияние. В случае правонарушения

воспитательная функция предназначена для исправления личности и смягчения потенциала функции наказания.

ВЫВОДЫ

На основе изучения теоретических и практических аспектов функций юридической ответственности и форм их реализации в соответствии с законодательством Республики Таджикистан были получены следующие научные выводы:

1. Исследования показывают, что вопрос понятия функций юридической ответственности не получил должного анализа в отечественной юридической науке. Поэтому вопрос о ее понятии, сущности, характеристиках и видах нуждается в отдельном и комплексном исследовании. В ходе рассмотрения данного вопроса был сделан вывод, что функция юридической ответственности направлена на влияние на поведение субъектов и общественные отношения. Реализация функций ответственности в одном случае представляет собой реализацию определенной юридической ответственности. Цели ответственности также во многом зависят от реализации функций ответственности и в этом процессе способствуют эффективности реализации ответственности. Из представлений, приведенных в юридической литературе, следует также, что функции юридической ответственности состоят из случаев воздействия на сознание субъектов права, причем такое воздействие может происходить до или после совершения правонарушения. Учитывая это, можно констатировать, что вопрос исследования понятия функций юридической ответственности в отечественной юриспруденции и законодательной практике страны имеет большое значение [2-А]; [12-А]; [13-А]; [14-А].

2. Функции юридической ответственности представляют собой как прямое, так и косвенное воздействие юридического характера на лицо, которое несет ответственность. Юридическая ответственность возникает из необходимости воздействия и определяет методы реализации своих функций. В результате проведенного исследования можно предложить следующую формулировку концепции функций юридической ответственности. Существенными особенностями функций юридической ответственности являются: 1) функции юридической ответственности-направленность ее воздействия на общественные отношения, необходимость ее реализации, вытекающая из необходимости существования и реализации целей юридической ответственности как социального явления; 2) функции юридической ответственности выражают важнейшие и основные характеристики ответственности, вытекающие из ее характера и направленные на реализацию ее основных целей;

3. Из классификации функций юридической ответственности видно, что в правовых источниках присутствует множество

классификаций. При классификации функций юридической ответственности были учтены следующие основные критерии: цель ответственности, принципы ответственности, виды ответственности и прочее. Если проанализировать указанные критерии и характеристики некоторых видов ответственности, можно предложить следующие функции юридической ответственности: карательная функции, штрафа, компенсация, предупреждение, воспитания. Конечно, в правовой литературе можно увидеть и другие виды функций юридической ответственности, но среди них упомянутые функции занимают особое место и считаются общепризнанными. Эти функции наблюдаются в определенной степени и формах во всех видах юридической ответственности. Каждая указанная функция требует отдельного анализа и связана с конкретными видами юридической ответственности.

4. Реализация функций юридической ответственности невозможна без соответствующих правовых форм. Под формами реализации функций ответственности понимаются способы и средства применения права, с помощью которых осуществляются функции юридической ответственности. В литературе есть различные мнения по этому поводу, но, на наш взгляд, формы реализации функций ответственности могут иметь разнообразные способы. Например, признание, соблюдение, использование, применение, выполнение и так далее. Все перечисленные способы в целом можно разделить на две большие группы: добровольные и принудительные. Функции юридической ответственности часто реализуются именно посредством этих двух форм [7-А]; [19-А].

5. Добровольные и обязательные формы реализации функций юридической ответственности распространяются на карательную, компенсационную, штрафную, предупреждение и воспитательную функции. Хотя в правовой литературе имеются некоторые споры, мы считаем, что каждая из упомянутых функций реализуется как в добровольной, так и в принудительной форме. Конечно, здесь штрафная функция выглядит несколько спорной. Потому что при применении штрафа со стороны правоохранительных органов правонарушитель не имеет возможности отказаться от него и выбрать другой вид наказания. То есть, он должен принудительно выполнять вынесенное решение, и это считается принудительной реализацией штрафной функции. Добровольная форма применения данной функции выражается в том, что правонарушитель может исполнить решение добровольно, без принуждения со стороны правоохранительных органов, включая устранение негативных последствий, причиненных потерпевшему [8-А].

6. Карательная функция юридической ответственности реализуется в добровольной и принудительной формах. Несмотря на

то, что принудительная реализация этой функции поддерживается многими учеными, следует отметить, что эффект наказания зависит от личных и психологических характеристик конкретного индивида. Применение соответствующего наказания еще не означает, что оно окажет определенное воздействие на правонарушителя. Это зависит от силы воли и способа восприятия самого человека. Таким образом, обе формы реализации ответственности характерны для карательной функции юридической ответственности. Кроме того, необходимо добавить, что при назначении соответствующего наказания степень его воздействия должна соответствовать психологическому состоянию и жизненным условиям человека [9-А].

7. Из результатов исследований следует, что юридическая ответственность представляет собой специальную функцию, которая называется штрафной функцией. Особенность этой функции заключается в том, что, в отличие от некоторых других функций, она не присутствует во всех видах ответственности. В действующем законодательстве страны такая функция чаще всего наблюдается в уголовной и административной ответственности. В материальной ответственности штрафная функция реализуется только в форме ненадлежащего выполнения обязательств. Эта функция, несмотря на свою уголовную природу, реализуется как в добровольной, так и в принудительной формах. Конечно, без вынесения судебного решения правонарушитель не может добровольно уплатить определённый штраф в пользу государства. Однако, назначенный судом штраф он может добровольно уплатить в установленный срок или до него, что и является выражением добровольной реализации штрафной функции [6-А].

8. Исследование показало, что компенсационная функция юридической ответственности, как одна из основных функций, почти характерна для всех видов ответственности. Эта функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной формах. Из анализа вопроса следует, что компенсационная функция, согласно действующему законодательству страны, в основном наблюдается в материальной ответственности. Тем не менее, практика показывает эффективность реализации этой функции в уголовной ответственности. Эта функция возникает при наличии ущерба. В юридической науке традиционно различают два метода возмещения ущерба: 1) в натуральной форме (возмещение в натуральной форме) – устранение ущерба, предоставление эквивалентного имущества и т.д.; 2) в денежных критериях (денежное возмещение) [4-А]; [15-А]; [16-А]; [17-А].

9. Анализ темы показывает, что для предупреждения правонарушений необходимо и важно вести борьбу не только с самим правонарушителем, но и с причинами и условиями, способствующими их совершению. В этом контексте можно сказать, что «предупреждение

преступности лучше, чем исправление преступника!» То есть, мы должны направить все усилия не на исправление преступников, а на предупреждения совершения новых преступлений. Потому что предупреждения преступности устраняет многие тяжёлые последствия, тогда как исправление преступника этого сделать не может. Например, преступник, совершивший убийство, исправление которого в тюрьме не сможет устранить тяжёлые последствия. Особенно это касается того, что убитого нельзя вернуть, и не будет восстановлено прежнее состояние семьи жертвы. Эта ситуация свидетельствует о том, что преступность влечёт за собой очень тяжёлые последствия, поэтому законодательство должно быть направлено не на наказание и исправление, а на предупреждения преступности. Предотвращение преступности требует общественных усилий, и в этом должны участвовать все слои общества, особенно в сферах образования, экономики и социальной среды, правоохранительных органов, гражданского общества и других [5-А].

10. Воспитательная функция юридической ответственности проистекает из воспитательной функции права и имеет тесную связь с другими функциями юридической ответственности. На практике все виды ответственности имеют воспитательное воздействие. Воспитательная функция реализуется как в добровольной, так и в принудительной формах. В принудительной форме она реализуется при применении определенной ответственности или мер с воспитательным характером. В добровольной же форме человек еще до совершения противоправного действия добровольно уважает и соблюдает права и свободы других и не нарушает правовые нормы. При применении определенной юридической ответственности правонарушитель может раскаяться в своем поступке, извлечь урок и больше не совершать такие действия. То есть, извлечение урока из применённой ответственности происходит добровольно. Ведь назначенные наказания не могут изменить каждого человека к лучшему. Доказательством этого служат рецидивизирующие преступники.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам выполненной научной работы автором представлены следующие научно-практические предложения и рекомендации:

1. С целью обеспечения справедливости судебного разбирательства, облегчения работы субъектов судебного процесса, глубокой реализации юридической ответственности и совершенствования законодательства страны было бы лучше, если в уголовном законодательстве наряду с целью юридической

ответственности были бы также установлены функции юридической ответственности.

2. В административном законодательстве концепция цели административной ответственности не была прописана среди принципов и основ административной ответственности. Было бы полезно указать понятие цели административной ответственности в статье 22¹ Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан (КоАП РТ).

3. С целью вовлечения всех субъектов в профилактику правонарушений было бы целесообразно принять «Стратегию предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».

4. Учитывая, что наказание имеет воспитательный характер и влияет на сознание и поведение человека, целесообразно добавить понятие воспитательной цели наказания в часть 2 статьи 46 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (УК РТ).

5. Использование термина «наказание» в уголовном законодательстве является приемлемым. Однако в трудовом праве использование понятия «наказание» не совсем уместно. Поскольку наказание характерно для публично-правовых отношений, в частных правоотношениях больше акцентируется на предупреждениях и обязательствах. В статье 62 Трудовой кодекс Республики Таджикистан используется термин «дисциплинарное наказание». Предлагается заменить «дисциплинарное взыскание» на «дисциплинарные взыскания».

6. Учитывая, что термины «компенсация», «штраф», «убыток», «вред», «ущерб» в законодательстве смешаны, мы считаем, что в отраслевом законодательстве следует унифицировать юридические понятия [4-А]; [17-А].

7. В статьях 14, 15 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ) используется термин «компенсация за ущерб». В статьях 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 ГК Таджикистана используется термин «компенсация за ущерб». Предлагается заменить «компенсация за убытки» на «компенсация за ущерб».

8. Ввиду того, что каждое совершенное преступление причиняет вред потерпевшему лицу, было бы лучше, если бы штраф как уголовное наказание был использован не только в пользу государства, но и в пользу потерпевшего лица. На этом основании предлагается в санкциях особенной части УК РТ установить штраф как уголовное наказание в виде 70/30 (то есть 70% штрафа должно взиматься в пользу государства, и 30% – в пользу потерпевшего).

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

**I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики**

Таджикистан журналах:

[1-А]. Алиев, И.И. Оид ба базэе масъалаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2022. – №4 (48). – С. 186-193; ISSN 2410-2903.

[2-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Муқимов, Д.С. Масъалаҳои асосии максоди ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225; ISSN 2413-5151.

[3-А]. Алиев, И.И., Азиззода, У.А. Функсияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – №4 (28). – С. 98-101; ISSN 2414 9217.

[4-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х. Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №2. – С. 250-255; ISSN 2413-5151.

[5-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Шаклҳои амалисозии функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №3. – С. 213-219; ISSN 2413-5151.

[6-А]. Алиев, И.И. Мафҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2023. – №3. – С. 186-193; ISSN 2410-2903.

[7-А]. Алиев, И.И., Азиззода, У.А. Функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2023. – №3 (43). – С. 5-16; ISSN 2307-5198.

[8-А]. Алиев, И.И. Шаклҳои ихтиёрӣ ва мачбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №8. – С. 241-251; ISSN 2413-5151.

[9-А]. Алиев, И.И. Амалисозии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №9. – С. 234-243; ISSN 2413-5151.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[10-А]. Алиев, И.И. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях [Текст] / И.И. Алиев // Мухакқик (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – №3 (48). – С. 94-96.

[11-А]. Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного судопроизводства [Текст] / И.И. Алиев // Вестник Таджикский педагогический институт в Раштском районе. – 2020. – №3 (3). – С. 59-61.

[12-А]. Алиев, И.И. Оид ба вижагиҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (н. Рашт, 18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С. 33-35.

[13-А]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: мафҳум ва моҳияти он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №1 (9). – С. 108-114.

[14-А]. Алиев, И.И. Мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Асосҳои таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ (ш. Душанбе, ДМТ, 9 март соли 2022). – Душанбе, 2022. – С. 215-233.

[15-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Бобохонов, Ф.А. Компенсационная функция юридической ответственности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-практической конференции экономика и право в России и мире (г. Петрозаводск, 1 ноября 2022 года). – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79.

[16-А]. Алиев, И.И. Функсияи ҷабронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводи конференсияи байналмилалӣ илмию амалӣ (9 декабри соли 2022) / Зери таҳрири номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Курбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 372-379.

[17-А]. Алиев, И.И. Ҷаброн намудани зарар ҳамчун функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Таджики в зеркале истории», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023. – С. 25-35.

[18-А]. Алиев, И.И. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Вестник Науки и Творчества (маҷаллаи илмӣ). – 2023. – №3 (85). – С. 34-42; ISSN 2413-6395.

[19-А]. Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Основные подходы к управлению

знаниями в науке и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195.

III. Учебные пособия:

[20-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Рачабзода, М.Н., Бобохонов, Ф.А., Шодизода, Н.М. ва диг. Ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[21-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Рачабзода, М.Н., Муқимов, С.Д., Шодизода, Н.М. ва диг. Ҳуқуқи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Рачабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с.

[22-А]. Алиев, И.И., Зокирзода, З.Х., Рачабзода, М.Н., Муқимов, С.Д., Шодизода Н.М. ва диг. Ҳуқуқи маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2024. – 288 с.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Алиев Исмоил Исмонович дар мавзуи «Функсияҳои авобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Калидвожаҳо: функсия, функсияи ҳуқуқ, функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тасниф, зарари маънавӣ, функсияи сазодихӣ, функсияи ҷаримаӣ, функсияи тарбиявӣ, функсияи ҷубронсозӣ, шаклҳои амалисозӣ, шакли ихтиёрӣ, шакли маҷбурӣ.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ-ҳуқуқии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина таҳияи пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва тавсияҳо оид ба тақмили қонунгузорӣ иборат мебошад.

Диссертатсияи мазкур аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро усулҳои умумии таҳқиқоти ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ дар диссертатсия васеъ истифода гардидааст.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз натиҷаҳои назариявӣ ва амалӣ иборат мебошад. Аҳамияти назариявӣ ва амалӣ таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ҳулосаҳо ва пешниҳодоти дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба даст омада барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар равиши таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маданӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи конститусионӣ, криминология ва ғ. истифода шавад.

Аҳамияти амалӣ таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар ҷабҳаҳои ҳуқуқҷодкунӣ ҷиҳати тақмили қонунгузории соҳавии кишвар, аз ҷумла қонунгузории ҷиноятӣ, маданӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ, конститусионӣ ва ғ. метавон ҳулосаву пешниҳодоти таҳқиқотро вобаста ба масъалаи амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Алиева Исмоила Исмоновича на тему: «Функции юридической ответственности и формы их реализации по законодательству Республики Таджикистан»

Ключевые слова: функция, функция права, функция юридической ответственности, юридическая ответственность, классификация, моральный вред, карательная функция, штрафной функция, воспитательная функция, компенсационная функция, формы реализации, добровольная форма, принудительная форма.

Целью диссертационного исследования является изучение теоретико-правовых аспектов функций юридической ответственности, оснований классификации функций юридической ответственности и форм реализации функций юридической ответственности. В этом контексте она включает разработку теоретических и практических предложений по функциям юридической ответственности и рекомендаций по совершенствованию законодательства.

Данная диссертация считается первым комплексным исследованием по вопросу функций юридической ответственности и форм их реализации по законодательству Республики Таджикистан.

Методологические основы диссертационного исследования составляют общенаучные и специальные юридические методы. В частности, в диссертации широко используются диалектический, логико-лингвистический, формально-правовой, государственно-правовой, сравнительно-правовой методы.

Диссертационное исследование состоит из теоретических и практических результатов. Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что выводы и предложения, полученные в результате диссертационного исследования, используются для решения теоретических и практических вопросов в направлении реализации функций юридической ответственности. Предлагаемое исследование может быть использовано в процессе преподавания теории государства и права, проблем теории государства и права, уголовного права, гражданского права, трудового права, административного права, конституционного права, криминологии и др.

Практическая значимость исследования выражается в том, что в правотворческой деятельности в целях совершенствования отраслевого законодательства страны, в том числе уголовного, гражданского, административного, трудового, конституционного и т.д., можно использовать выводы и предложения исследований, связанных с вопросом реализации функций юридической ответственности.

ANNOTATION

on the dissertation of Aliev Ismoil Ismonovich on the topic: «Functions of legal responsibility and forms of their implementation under the legislation of the Republic of Tajikistan»

Key words: function, function of law, function of legal responsibility, legal responsibility, classification, moral harm, punitive function, penalty function, educational function, compensatory function, forms of implementation, voluntary form, compulsory form.

The purpose of the dissertation research is to study the theoretical and legal aspects of the functions of legal responsibility, the basis for the classification of functions of legal responsibility, voluntary and forced forms of the function of legal responsibility and forms of implementation of the function of legal responsibility. In this context, it includes the development of theoretical and practical proposals on the functions of legal responsibility and recommendations for improving legislation.

This dissertation is considered the first comprehensive study on the functions of legal responsibility and the forms of their implementation under the legislation of the Republic of Tajikistan.

The methodological basis of the dissertation research consists of general scientific and special legal methods. In particular, the dissertation widely uses dialectical, logical-linguistic, formal-legal, state-legal, and comparative-legal methods.

The dissertation research consists of theoretical and practical results. The theoretical and practical significance of the study is expressed in the fact that the conclusions and proposals obtained as a result of the dissertation research are used to solve theoretical and practical issues in the direction of implementing the functions of legal responsibility. The proposed research can be used in the process of teaching the theory of state and law, problems of the theory of state and law, criminal law, civil law, labor law, administrative law, constitutional law, criminology, etc. used.

The practical significance of the study is expressed in the fact that in law-making activities in order to improve the sectoral legislation of the country, including criminal, civil, administrative, labor, constitutional, etc., it is possible to use the conclusions and proposals of research related to with the issue of implementing the functions of legal responsibility.